

АНВОРИ ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj **Нашрияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ***
www.kgu.tj **№2** (267) 19-уми январӣ соли 2018, **душанбе** (оғози нашр: соли 1994)

25-УМИН СОЛГАРДИ ТАЪСИСЁБИИ ҚУВВАҲОИ МУСАЛЛАҲИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН МУБОРАК БОД!



Хизмат дар сафҳои Қувваҳои Мусаллаҳ натавонӣ қарзи муқаддаси фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург аст. Артиш барои ҳар як ҷавонмард мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худшиносиву меҳанпарастӣ мебошад.

Вазифаи муқаддаси ҳар яки мост, ки сулҳи пойдор, тамомияти арзии Тоҷикистони азиз ва ваҳдати миллии халқи шарафмандамонро чун гавҳараки ҷашм эҳтиёт намоем.

Ҳеҷ гоҳ фаромӯш накунед, ки мардум, падару модарон ва хоҳару бародарони мо дар симои ҳар яки шумо ҳомиёни воқеии Ватан, муҳофизони сарзамин ва марзу буми аҷдодиро мебинанд.


Ман ҳамчун Сарфармондеҳи Олии Қувваҳои Мусаллаҳ ба садоқат, ҷасорати касбӣ ва фидокориву матонати шумо - фарзандони шуҷои Ватан бовар дорам.

Эмомалӣ РАҲМОН

**ИМА БА САЙЁҶОН САФАРИ
ТОҶИКИСТОНРО ТАВСИЯ
КАРД**



**ЗАБОНИ МИЛЛАТИ ТОҶИК
- ЗАБОНИ ТОҶИКИСТ!**



**ҶОРАБИНИИ "ДАР
МЕҲМОНИИ РЕКТОР"**



**ЯКЕ АЗ ПУРКОРТАРИН
ОЛИМОНИ МУОСИР**



**АВВАЛИН СЕРТИФИКАТИ
АМРИКО БА ДДЖ ОМАД!**



**АҚЛГАРОӢ - ХИЛОФИ
СИЁСАТИ ИФРОТГАРОӢ**



**МУҲАҚҚИҚ ВА МУАРРИХИ
ВАРЗИДА**



МИННАТДОРИИ АҲТАМ АБДУЛЛОЗОДА БА ҲАЙАТИ ОМУЪЗГОРОНИ ДОНИШГОҲ

Аҳтам Абдуллозода, раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар як мактаби расмӣ ба роҳбарияти ва ҳаёти профессорону омӯзгорон ва кормандони донишгоҳ барои саҳми арзанда дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон изҳори миннатдорӣ намудааст, ки онро манзури шумо мегардонем.

Миннатдори самими худ ва ҳамкасбонамро ба роҳбарият ва тамоми кормандони Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ барои мусоидат дар татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон ва дар сатҳи баланд баргузор намудани ҷарабиниҳо бахшида ба "Соли ҷавонон" ибраз менамоем.

Соли ҷавонон, ҳамчун ҳадаи таърихи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша дар хотираи мо ва ҳар як фарди миллати тоҷик бо лаҳзаҳои пур аз шодиҳо нишот ва шаршор аз меҳру муҳаббати

аҳли ҷомеа ба насли наврасу ҷавонон бо ҳарфҳои зарин нақш хоҳад баст.

Дар ин соли пурфайзу баракат таҳти сарпарастии Президентии Федератсияи Футболи Тоҷикистон, муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз ҷониби масъулини соҳа ва бо дастгирӣ вазорату идораҳо мо тавонистем зиёда аз 17 ҳазор ҷарабиниҳоро дар самти кор бо ҷавонон дар қаламрави кишвар бо фарогирии зиёда аз 4 миллион наврасону ҷавонон баргузор намоем, ки дар ҷарабиниҳои муҳташам он устодон ва донишҷӯёни донишгоҳ иштироки фаъолона

доштанд.

Дар соли 2017 мо яқно тавонистем, татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавононро дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар бо амали гардонидани идеяҳои солим созанда роҳандозӣ намоем.

Дар давоми сол мо ҳамкориҳои мутақобилаи судманд ва дастгирӣ саҳорати донишгоҳро ҳамеша эҳсос менамудем ва умедвор ҳастем, ки дар оянда низ ҳамчун пайравони Пешвои миллат баҳри бо сатҳи сифати вола ва сабуку усули нав амали намудани сиёсати давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон ва варзиш ҷораандеш менамоем.

Бинобар ин, аз самими қалб ба роҳбарият ва тамоми кормандону донишҷӯёни донишгоҳ тансиҳатию ҳонабодӣ, зиндагии пур аз файзу баракат ва дар қорҳои илмию эҷодӣ муваффақиятҳои беназирро орзуамандам.

АВВАЛИН СЕРТИФИКАТИ АМРИКО БА ДДК ОМАД!



Боймуҳаммад Табаров, мудири маркази омӯзиши забонҳо ва Аъзам Бобоев, ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии умуми-донишгоҳӣ аввалин сертификати Амрико ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ оварданд.

Барномаи "English Teaching Mentor Program", барномаест, ки аз тарафи сафоратхонаи Амрико дар Душанбе сарпарастӣ карда, мешавад ва аз тарафи Донишгоҳи Осиеӣ Марказӣ (УЦА) пеш бурда мешавад. Ин барнома чандин сол боз барои муаллимони забони англисии макотиби миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиеӣ Марказӣ ба роҳ монда шуда буд. Аз соли 2016 ин барномаро барои омӯзгорони забони англисии макотиби олиии Ҷумҳурии Тоҷикистон низ роҳандозӣ намуданд.

Бояд қайд кард, ки ин барнома яке аз барномаҳои вижаи Сафорати Амрико дар Душанбе мебошад, ки барои оморасозии мураббии касбии забони англисӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиеӣ Марказӣ роҳандозӣ гардидааст. Мақсади ниҳони барномаи мазкур баланд бардоштани сатҳи касбии омӯзгорони забони англисӣ дар макотиби миёна ва дар макотиби олиии кишварҳои Осиеӣ Марказӣ мебошад.

Дар доираи ҳамкориҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сафорати Амрико дар Душанбе ҳар сол эълони барномаи "English Teaching Mentor Program" дар сомонӣ сарпарастӣ нашр ва ҳамчунин тарқи мактаби расмӣ ба муассисаҳои таълимии кишвар раван карда мешавад. Соли қорӣ низ ин барнома барои соли 2018 ҳам барои муаллимони забони англисии макотиби миёна ва ҳам олим эълон гардидааст.

Барномаи "English Teaching Mentor Program" аз 4 давраи омӯзишӣ силсила-семинарҳо иборат аст. Семинарҳои тренерҳои ботачриба мегузаронанд, ки аз худи Амрико бо ташаббуси сарпарастии кулл аз Вашингтон давъат шудаанд. Тибқи талаботи барнома нафаре собиқи сертификатҳои барномаи мазкур мегардад, ки дар 4 семинари омӯзишии ин барнома фаълонӣ ширкат вараида тавонад. Дар семинарҳо аз метоҳои замонави ва пешрафтаи Амрико кор бурда мешавад, ки беҳтарин имконият барои омӯзгорони забони англисӣ барои баланд бардоштани сатҳи касбияшон мебошад.

Соли 2017 дуоимин давъати иштирокчиёни барномаи "English Teaching Mentor Program" буд, ки барои омӯзгорони забони англисии макотиби олиии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда буд. Ба гуфти Таҳмина Низзова, координатори барномаи мазкур аз омӯзгорони макотиби олиии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои иштирок дар ин барнома зиёда аз 80 апликатсия (муроҷиатнома) қабул кардаанд, аммо аз рӯи талаботи барномаи мазкур онҳо танҳо 15 нафарро ҳамчун иштирокчиён барномаи "English Teaching Mentor Program-2017" интиҳоб намуданд. Аз ин 15 иштирокчиё 2 нафар аз шаҳри Душанбе, 4 нафар аз ВМКБ, 6 нафар аз вилояти Суғд ва танҳо 2 нафар аз вилояти Хатлон буданд. Бояд қайд кард, ки хушбахтона, ин 2 нафари аз вилояти Хатлон буда аз Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ: Боймуҳаммад Табаров, мудири маркази омӯзиши забонҳо ва Аъзам Бобоев, ассистенти кафедраи забонҳои хориҷии умуми-донишгоҳӣ мебошанд. Онҳо дар силсила семинарҳои барномаи мазкур фаълон ширкат вараидаанд ва соҳиби сертификати ин барнома гардиданд. Боймуҳаммад Табаров ва Аъзам Бобоев баъд аз гирифтани сертификати сафорат имкон пайдо карданд, ки минбаъд ҳамчун иштироки Сафорати Амрико дар Душанбе лоиҳаҳои хурд пешниҳод намоянд ва аз тарафи сафорат сарпарастӣ ёбанд.

КОНФРОНС: ЗАН ВА ИЛМИ МУОСИР

Таърихи 10.02.2018 дар толори илмию фарҳанги Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ конференсияи илми-назариявии вилояти дар мавзӯи "Зан ва илми муосир" бахшида ба Рӯзи умумиҷаҳонии занон дар соҳан илми гузаронида шуд. Дар конференсия муовини раиси вилояти Хатлон Махфират Хидирзода, ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ Абдулло Ҳабидулло, меҳмонан ва зиёда аз 100 бонуи фаъоли минтақа иштирок намуданд.

Дар охир аз тарафи кормандони хонаи маданияти донишгоҳ ҷарабини фарҳангӣ-фарогатӣ пешкаш карда шуд.

26 НАФАР ОМУЪЗГОРОН АЗ КУРСИ ТАКМИЛИ ИХТИСОС ГУЗАШТАНД!



Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ дар натиҷаи ҳамкориҳои судманд аз ҷониби Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 5 нафар омӯзгор аз Донишгоҳи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб, 6 нафар омӯзгорон аз Коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ба сифати шунавандаи курси сайёри равияи иқтисодӣ гузаронида шуд. Бояд қайд намуд, ки дар курси мазкур 37 омӯзгор аз ҷумла: 26 нафар омӯзгор аз факултаи молиявӣ иқтисодии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, 5 нафар омӯзгор аз Донишгоҳи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб, 6 нафар омӯзгорон аз Коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб ба сифати шунавандаи курси сайёри равияи иқтисодӣ иштирок доштанд. Курси мазкурро олимони варзидаи иқти-

содшиносии Ҷумҳурии Тоҷикистон профессор Қандиёрова Д., дотсентон Расулов С., Оймаҳмадов Г., Каримов Б., Комилов А., Табаров О. дар сатҳи баланди касбӣ доир намуданд. Ҳамин тариқ, санаи 03.02.2018 бо иштироки Исматуллои Шерхон, масъули ташкили курси сайёри такмили ихтисос аз рӯи равияи иқтисодӣ ва Сафар Холлиқов муовини ректори донишгоҳ оид ба таълим, тақдими дипломиҳои шунавандагони курс баргузор гардид. Дар рафти ҷамъбасти курси такмили ихтисос шунавандагон ба маъмурияти Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ ва Донишгоҳи тақмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дар сатҳи баланди касбӣ ташкил кардани курси мазкур изҳори қаноатмандӣ ва миннатдорӣ намуданд.

*Мирзошариф ТЕШАЕВ,
ҷонишини декан оид ба
таълимии факултаи
молиявӣ иқтисодӣ*

ДОНИШҶУЁН ДАР ОЗМУНИ "2018 TAJIKISTAN SPELLING BEE" ҒОЛИБ ШУДАНД!

Ташкилоти ҷамъиятии маркази таълимӣ-омӯзишии "Ҷаҳони ман" бо дастгирӣ сафорати ИМА дар Тоҷикистон озмуни дуруст талаффуз кардани калимаҳои англисиро таҳти унвони "2018 Tajikistan Spelling Bee" рӯзи 29.01.2018 баргузор намуд.

Дар ин озмун мувофиқи мактаби дархостии роҳбари Ташкилоти ҷамъиятии маркази таълимӣ-омӯзишии "Ҷаҳони ман" Абдулҳамид Шарифов рӯйхати донишҷӯён аз шӯъбаи муносибати байналмилалӣи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ пешниҳод шуда, донишҷӯён сафарбар карда шуданд.

Дар озмуни мазкур зиёда аз 27 нафар иштирок доштанд, ки 20 нафари иштирокчиёни аз Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба



номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ буданд. Дар озмуни "2018 Tajikistan Spelling Bee" донишҷӯёни зерини донишгоҳи ғолиб омаданд.

1. Тағоймурод Шоинов, донишҷӯи соли 2-юми факултаи филологияи хориҷӣ, ҷои 1-ум;

2. Муҳаммадалӣ Усмонов, донишҷӯи соли 3-юми факултаи филологияи хориҷӣ, ҷои 2-юм.

3. Суман Азизова, донишҷӯи соли 4-юми факултаи филологияи хориҷӣ, ҷои 3-юм.

Ғолибони озмун бо тӯхфаҳо ва сертификат сарфароз гардониданд.

ТАСДИҚИ РАМЗИ "СОЛИ РУШДИ САЙЁҲИ ВА ҲУНАРҶОИ МАРДУМИ"

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рамзи "Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ"-ро бо мақсади муаррифии ҳамаҷонибаи иқдоми мазкур тасдиқ намунаанд.

Рамзи "Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" доирашакл буда, атрофи он бо ҳалқаҳои ҳамранги Парчами давлатӣ иҳота карда шудааст, ки аз соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад.

Дар гирдогирди рамз бо забонҳои тоҷикӣ англисӣ матни "2018 Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" оро ёфтааст, ки ифодакунандаи моҳияти рамз буда, истифодаи матн бо забони англисӣ барои тарғиби ташаббуси мазкур байни сайёҳон ва кишварҳои хориҷӣ мебошад.

Дар миёни рамз кӯҳҳои осмонбӯсу сарбафалаки Тоҷики-

стон акс ёфта, дар болои яке аз қулпаҳои кӯҳ рамзи гардиши абадӣ, ки дар ҳунарҳои мардумӣ васеъ истифода мегарданд, ҳамчун хуршеди тобон нақш гирифтааст.

Рамз ҳамчунин оҳрои софи кишварро дар худ инъикос карда, расми сайёҳ ва нусхаи офтоб, ки ҳамчун нишони ҳунарҳои мардумӣ мебошад, бозгӯи рушди соҳаи сайёҳӣ, эҳё ва дастгирии ҳунарҳои мардумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Вазорату идораҳо, ташкило-



ту муассисаҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, воститҳои ахбори омма метавонанд аз рамзи "Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" васеъ истифода баранд.

ИМА БА САЙЁҲОН САФАРИ ТОҶИКИСТОНРО ТАВСИЯ КАРД



Департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки ба хотири амнияти шаҳрвандонаш дар тавсияи давлатҳои дунё барои сафару саёҳат басо мулоҳизакор аст, Тоҷикистонро динӣ амну шоистаи дидан муаррифии намунадаст.

Ниҳоди номбурда дар асоси таҳлили авзои мамлакатаҳои ҳаҷон рӯйхатеро барои

сайёҳони амрикоӣ таҳия кардааст, ки дар он кишварҳо аз рӯи дараҷаи амният ба чор гурӯҳ тақсим шудаанд, - иттилоъ медиҳад ошонсии "Sputnik". Тоҷикистон ҳамчун кишвари амнтарин барои сафар тавсиякарда шомил гаштааст. Воқеан ҳам, сиёсати хиррамандонии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки на танҳо боиси сулҳу оромии ободкорӣ, ҳамчунин, рушди назарраси туризм, дар соҳаи арзи ҳаҷастӣ кардани инфрасохтору иншооти сатҳи байналмилалӣ гаштааст. Ин ҳама комёбӣ, бешак, аз чашми аҳли саёҳат, созоми ширкатҳо дур наменонад ва теъдоди онҳоро, ки аз манзараҳои дилошӯби сарзамини афсонавӣ мо дидан мекунанд, торафт меафзояд. Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудани соли 2018 мавқеи диёри моро дар сафи кишварҳои амни сайёҳӣ таҳкими бештар хоҳад бахшид.

Зимнан, дар он гурӯҳ дар баробари Тоҷикистон Туркманистон, Қазоқистон ва Ўзбекистон низ ҳастанд.

Сомонаи "Sputnik"

ИВАЗИ НОМҶОИ ЯК ҚАТОР ШАҲРҶО, НОҶИЯ ВА ДЕҲАҶОИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОН

20 январи соли 2018 мутобиқи моддаи 19 Қонуни конституционии Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи тартиби ҳалли масъалаҳои соҳти марзӣ муайяни Ҷумҳурии Тоҷикистон" Раиси Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба иваз намудани номи шаҳрҳои Қўрғонтеппа ва Сарбанд, ноҳияи Бохтар, шаҳ-

раки Восеъ ва деҳаи Қурбоншаҳиди ноҳияи Восеъ, деҳаҳои Шота Руставели, Тошоҳур ва Будинободи ноҳияи Ёвони вилояти Хатлонро ба имзо расониданд.

Дар асоси қарори мазкур номи шаҳри Қўрғонтеппа ба шаҳри Бохтар, шаҳри Сарбанд ба шаҳри Леваканд, ноҳияи Бохтар ба ноҳияи Кўшонӣён, шаҳраки Восеъи ноҳияи Восеъ ба шаҳраки Хулбук, деҳаи Қурбоншаҳиди деҳоти Гулистони ноҳияи Восеъ ба Меҳро-

бод, деҳаи Шота Руставели деҳоти Ситораи Сурхи ноҳияи Ёвон ба деҳаи Сарғах, деҳаи Тошоҳури деҳоти ба номи Ҳасан Ҳусейнови ноҳияи Ёвон ба деҳаи Боғдара ва деҳаи Будинободи деҳоти Гулсара Юсуфоваи ноҳияи Ёвон ба деҳаи Зарриндаш иваз карда шуданд.

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои баррасӣ ба Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон фиристода шуд.

Шеърӣ рӯз



ФАРЗОНА

Баркандагӣ мабод дар ин ҷамъи ҷӯри мо,
Ҳар субҳ бод номабиёри сурури мо.
Чашмони дӯст шишаи моро булӯр дид,
Дар чашми хасм шиша намояд булӯри мо.
Карнайгулему сабки хамӯйӣ гузидаем,
Карнай занад дарун ба дарун шавку шӯри мо
Бо як қалам ба зидди ту бар ҷанг омадем,
Гарчи намерасад ба ту, эй вақт, зӯри мо.
Як умр баски бо ҳама кас нарм будаем,
Меширмад аз дурушти худ сағи зӯри мо.
Эй зиндагӣ, биғӯ, ки дар ин муҳддати мадид
Дигар шудӣ ва ё нашудӣ бо ҳузури мо.
Мегарчанд офтоб, азар тирагӣ кунем,
Чун ўст вомбарги тилои нури мо.
Як илтимос мекунам аз ишқ, то шавад
Охирфурӯзи ин раҳи наздику дури мо.

ПАНЧ ҲИКМАТ

ҲИКМАТИ ЯКУМ

Шахсе зери дарахти чормағз нишаста буд ва шохаҳои онро тамошо мекард. Чун меваи чормағзро дар шохаҳо овехта дид, бо худ гуфт:

- Чаро Худованд дар ин дарахти бузург меваи кучакро офаридааст, аммо дар буттаи тарбуз чунон меваҳои азмиро? Лоқи ин дарахти бузург он аст, ки меваҳои мисли тарбуз бузург самар оварад. Чун ин сӯхан биғуфт, ногаҳон чормағзе аз шоха ҷудо шуд ва бар сари ӯ афтод. Он шахс чун ин ҳолат мушоҳида кард, ба сачда фуру рафт ва шукри беандоза карду гуфт:

- Худое хуб кардӣ, ки дар ин дарахт меваҳои кучак самар меоварӣ, вагарна аз зарбаи меваи бузург чун тарбуз ҳалок мегаштам.
Мантиқ: Он чи Худованд медонад, мо намендонем. Дар ҳар чизе ҳикмати Худованд вучуд дорад.

ҲИКМАТИ ДУОМ

Рӯзе як марди сарватманд писарбачаи хурдашро ба деҳаи дуре бурд, то ба ӯ нишон диҳад, мардуме, ки дар он ҷо зиндагӣ мекунанд, чи қадар фақир ҳастанд. Он ду нафар дар як хонаи фақиронаи деҳотие як шабонарӯз меҳмон шуданд. Ҳангоми бозгашт ва дар поёни сафар мард аз писараш пурсид:

- Назарат дар мавриди ин сарфарамон чи гуна буд?
Писар ҷавоб дод:
- Олӣ буд, падар!
Падар гуфт:
- Оё ба тарзи зиндагии онҳо таваҷҷӯҳ кардӣ?
Писар посух дод:
- Бале, падар!
Ва падар пурсид:
- Ҷд чизе аз он сафар ёд гирифтӣ?
Писар каме андеша карду баъд оромона гуфт:

- Фаҳмидам, ки мо дар хона як сағ дорем, онҳо бошанд, чорто доранд. Мо дар ҳавлиамон як фаввора дорем, онҳо бошанд, як рӯдохонае доранд, ки охир надоранд. Мо дар ҳавлиамон фонусҳои зебидеҳандае дорем, аммо онҳо ситорагонро доранд. Ҳавли мо бо девворӯҳои тамом мешавад, аммо боги онҳо поёнаш нопайдост!
Бо шумидаи харфҳои писар, забони падар банд монда буд. Писарак илова кард:
- Хело миннатдорам, падар! Ту ба ман нишон додӣ, ки мо чи қадар фақир ҳастем...

Мантиқ: Пул нишонаи сарватманд буданро надорад!

ҲИКМАТИ СЕОМ

Волидаини пири худро эҳти-

ром кунед, то фарзандон аз шумо биомӯзанд.

Марде чун дид, ки падараш тамоман пиру нотаован гаштааст ва аз ӯ ягон фоидае дигар намерасад, ҳатто баръакс падари бечораро ба хонаи пиросолон бурда мемонад. Ҳангоми бозгашт писари хурдсолрош вайро дар кӯчаи дар бо саволи: "Ту нишонаи он ҷойеро, ки падаратро бурдӣ, навишта гирифтӣ?" пешвои гирифта падарро дар ҳайрат мегузорад. Мард ба саволи писараш ҷавоб медиҳад:

- Ту чи, меҳоҳӣ ба аёдаташ раӣ?
Ҷавоби писарбача аз саволи додааш ҳам мутахаййиркунанда тар буд.

Писарбача гуфт:
- Не, ман бояд нишони ин ҷойро дошта бошаму донам, ки туро вақти пирият ба кучо барам?!
Мантиқ: Ҳар амали касиф ҷазое дорад!

ҲИКМАТИ ЧОМ

Шахсе назди Расул (с) омаду гуфт:
- Ё Расуллуллоҳ, падару модарам дарам, фармонбардори онҳоро мекунам ва нафақаи онҳоро иҷро менамоем, вале бо вучуди ин маро дашмони бисёр дода, изо медиҳанд. Омадам, ки дар ҳақиқи онҳо чи кор кунам?
Расул (с) гуфтанд:

- Агар падару модарат гушти туро пора-пора кунанд, ҳанӯз чоряки ҳақиқи онҳоро соқит накарда бошӣ. Бидон, ки биҳишт дар зери қадами падару модарон бошад. Он шахс гуфт:
- Ё Расуллуллоҳ, валлоҳ, ки бар падару модари худ чизе намерӯям", Хона омада, қадамҳои падару модари худро бӯса кард.

ҲИКМАТИ ПАНҶУМ

Марде ду зан дошт ва тамоми корро мекард, ки ҳардуро ягон ризо дорад. Аз қазо рӯзе ҳарду зани ин мард дар як утқи фавтиданд. Мард ҳайрон монд, ки аввал қадомӣ барои дафн аз утқи берун орад. Вай дастур дод, ки дар девори муқобил дари дигаре бисозанд ва ҳардуро ҳамзамон, яке аз ин ва дигаре ро аз он дар берун баранд. Шабе яке аз занҳо ба хоби мард омад ва дар ҳоле ки мегирифт, гуфт, ту ноҳақӣ кардӣ ва ошкоро нам шуд, ки маро камтар аз ӯ дӯст медаштаӣ ва дарғеи он ки ман инро танҳо пас аз маргам дарк кардам. Мард пурсид, ки чаро? Зан гуфт:

- Уро аз дари нав берун овардӣ ва маро аз дари кӯҳна.

Таҳияи
Ҷаҳоншар ПУСТАМ

ФИРЌЗ - ҶАВОНИ МУВАФФАҚИ ДОНИШГОҲ!



САЙДУДИНОВ ФИРЌЗ. 2-юми майи соли 1992 дар шаҳри Кӯлоб дар оилаи коргар ба дунё омадааст. Соҳҳои 1999-2010 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии №27-ро хондааст. Соли 2010 ба факултети химия, биология ва география, шӯбаи химия ва биологияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ тибқи Қвотаи Президенти дохил шуда, онро соли 2015 бо дипломи аъло хатм намудааст. Ҳоло дар донишгоҳи вазиҳои сардори Маркази истеҳсоли ҷавонро бар ӯҳда дошта, ассистенти кафедраи химия мебошад.

ДАСТОВАРДҶО

Сайфуддин Фирӯз дар давоми донишҷӯиаш дар чандин озмуноҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, 14-уми март соли 2014 ба ифтихорномаи Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, 8-уми майи соли 2014 ба ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, 30-31 октябри соли 2014 ба дипломи дараҷаи III-и ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо мақсади ишғол намудани ҷои 3-юм дар озмунои кушоди ҷумҳуриявӣ аз фанни химия байни донишҷӯёни муассисаҳои илмии касбӣ ва ба ҳамин мазмун 3-уми март соли 2015 ба дипломи дараҷаи III-и Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ишғол намудани ҷои 3-юм, боз ба ҳамин мазмун 10-уми майи соли 2016 ба дипломи дараҷаи I-и ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ барои ишғоли ҷои 1-ум аз фанни химия сазовор гаштааст. Дар баробари ин, барои иштироки фаёлона дар озмуноҳои ҷумҳуриявӣ аз фанни химия миёни донишҷӯёни мактабҳои олии касбӣ 11-13 март соли 2015 ба ифтихорномаи Президенти Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардидааст.

ИХТИРООТ

Фирӯз ҷавони боистеҳсолат ва ихтироқдор аст. Дар самти ихтироқдорӣ дар форумҳои ҷумҳуриявӣ иштирок намуда, ба як қатор дипломи сертификатҳои сазовор гаштааст. 30-юми майи 2015 дар Форуми Ҷумҳуриявӣ "Ихтироқдорон ва навобарон оид ба техникаву технологияи инноватсионӣ" тахти унвони "Ҷавон - неруи навобар ва ихтироқдор" иштирок намуда,

барои ишғол намудани ҷои 1-ум дар баҳши "Табиғириезӣ" бо лоиҳаи "Тоза кардани равшани истифодашудаи муҳарриқҳои мошинҳои сабукрав ва боркаш", ба дипломи дараҷаи I-и ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ сазовор гаштааст. Инчунин, баҳшида ба "Рӯзи байналмилалӣ моликияти зеҳнӣ" 26-уми апрели соли 2016 барои иштироки фаёлона дар ҷараёни илмию эҷодӣ ва қобилияти моликияти зеҳнӣ,

дар асоси фармони Директори Муассисаи давлатии Маркази миллии патенту интилоот ба ифтихорномаи сарфароз гардидааст. Дар таърихи 2-юми июни соли 2016 дар озмунои ҷумҳуриявӣ олимони ҷавон тахти унвони "Навоари бехтарин", ки дар Донишгоҳи техникаи Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ дар шаҳри Хучанд баргузор гардида буд, иштирок намуда, барои иштироки фаёлона ба ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардидааст.

Рӯзи 15-16-уми март соли 2017 дар Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон озмунои ҷумҳуриявӣ "Баргузор намудани фестивали донишҷӯёни навобар ва ихтироқдори муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ" баргузор гардида буд, ки дар ин озмуно иштирок намуда, ба дипломи дараҷаи I-и Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон сазовор гардидааст. Дар ин озмуно Фирӯз дар мавзӯи "Дору дар шакли капсула, бо номи "Дармон" барои бартараф намудани захми меъда ва рӯдаи дувоздаҳангуштаро пешниҳод ва муаррифи намуд. Хушбахтона, доруи мазкур рӯзи 21.07.2017 соҳиби нахустпатент ба ихтироқ гашт. Доруи "Дармон" барои бартараф намудани бемории захми меъда ва рӯдаи дувоздаҳангушта, хунравии дохилӣ ва газакگیری девораҳои меъда тавсия дода мешавад. Доруи мазкур 21.07.2017 аз тарафи МД ММПИ тибқи моддаи 6-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи ихтироқ" тахти №2558, соҳиби нахустпатент гардид. Муҳлати эътиборноки нахустпатент аз 21.07.2017 то 21.07.2027 мебошад.

Рӯзи 5-уми июли соли 2017 бошад, барои саҳми арзанда дар ҳаракати навобариву ихтироқдорию вилоти Хатлон ва бо ифтихори 20-солагии иди Ваҳдати миллӣ ба сипосномаи раиси вилоти Хатлон сазовор гардидааст. Ҳоло бошад, як лоиҳаи нав бо номи "Дармонбахши дил", ки доруи мазкур дар шакли маҳлул пешкаши мизочон мегардад, коркард карда истодааст. Доруи мазкур барои бартараф намудани бемории дил, басташави рағҳои хунгард, паст кардани фишор истифода шуда, асабро оромш мебахшад ва аз компонентҳои табиӣ тайёр кар-

да мешавад ва ба ягон узв таъсири манфӣ намерасонад.

Рӯзи 4.11.2017 Фирӯз ба хотири дастовардҳои бузурги илмӣ дар самти "Моликияти зеҳнӣ" дар руйхати 10 нафар олимони ҷавони ҷумҳури ворид гашт. Барои дастовардҳои назарраси илми баҳшида ба "Соли ҷавон" ва 25-умин солгарди Иҷтисоия XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба диплом ва тӯҳфаҳои хотиравии Муовини якуми Раиси ҲХДТ С. Фатоҳзода сарфароз гардидааст.

Дар таърихи 27.12.2017 ҷамъбасти озмунои ҷумҳуриявӣ "Бехтарин лоиҳаи инноватсионӣ (навоарӣ)" байни ҷавонии синнашон аз 14 то 30 сола аз тарафи Кумитаи кор бо ҷавон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар ин озмуно Фирӯз ҷои 1-умро сазовор гардид. Аз тарафи вазорату кумитаҳои номбаршуда бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдони карда шуд.

МАҚОЛАҲО

Як қатор мақолаҳои Фирӯз дар рӯзномаи маҷаллаҳо chop шудаанд. Аз ҷумла, "Об сарчашмаи ҳаёт", "Тамокӯ-вабои аср", "Хусусиятҳои шифобаҳши рустани тут", "Таърихи пайдоиши иди занон", "Хусусиятҳои шифобаҳши барги зуф ва усулҳои истифодабарии он дар тибби қадим", "Таркиби химиявии хок", "Экология ва маданият", "Оё меконд?", "Муъҷизаҳои биология", "Тоҷикистон - ватани бихишотӣ сои тӯ", "Таркиби кимиёвии обҳои осомидани минтақаи Кӯлоб", "Наврӯзи аҷам" ва "Модар - чи олиҳаи бузургест" ба таъб расидааст.

ШИОРАШ ДАР ЗИНДАГӢ

Учунин назар дорад: "Роҳи яғони амалӣ гардидаани мақсадро нақд, пайдо намудани макеи худ дар ҷомеа ва саҳм гузоштан дар рушду нумӯи кишвар маҳз тавассути омӯختани илму дониш ва аз бар намудани касбу хунарҳои гуногун ба кас муяссар мегардад. Ба назари ман, ҷавонӣ замонаст, ки инсон бояд худашро бисозад. Агар дар зиндагӣ дорой фаёлияти хубу намунавӣ бошед, аввалан бояд мақсад дошта бошед. Муҳаббат ва мақсад шахсро дар ҳама соҳа комёб мегардонад. Дар баробаре, ки муҳаббат ва мақсад доред, ҳамаи имкониятҳои мавҷударо зери самаранок истифода баред, зеро як имконияте, ки имрӯз бароямон ҳаст, фардо мо онро дарёфт карда наметавонем. Пас, ҳар як лаҳзаи умрро самаранок ва мақсаднок истифода бояд кард, то ин ки дар қиблаи ҳадафҳои нақдӣ хешро амалӣ созем. Аз ин ру, тамоми имкониятҳои худро истифода бурда, ҳарчӣ бештар ба китобхонӣ ва илмомӯӣ машғул шуда, дар ҳамаи касб ва ё соҳаи интихобнамудаи худ як мутахассиси хуби варзида шуда, ба халқу ватани худ содиқона хизмат намуда, дар гулгушукӯфои ватани азиямон саҳмгузор бошем."

Таҳияи
«Анвори дониш»

Лучшие мужчины - это женщины УЧИТЕЛЬ... ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С НЕГО

(посвящается светлой памяти Раъно Бобохоновой)



Бобохонова Раъно

кий педагогический институт на факультет русского языка и литературы. Работала директором дома радио города Куляба.

В 1966 году окончила вышенезаванный институт и по направлению стала работать в школе №5 города Куляба. С 7-ого декабря 1966 года по 2016 год работала в Кулябском государственном университете имени А.Рудаки.

В 1997 году вышла на пенсию, продолжала работать старшим преподавателем общеуниверситетской кафедры русского языка.

В течение трудовой деятельности неоднократно проходила курсы повышения квалификации. Неоднократно была удостоена грамотами. Являлась Отличником народного образования Республики Таджикистан.

В народе говорят: "Дорогий себе людей не бережем, а потеряв их плачем". Это не про нас потому, что все члены нашей кафедры до последних дней ее жизни, ходили к ней за помощью, за советом, а там где надо поддерживали ее. Это все связано с тем, что мы по - настоящему ее любили и уважали. Таких людей как Раъно Бобохонова очень мало.

"Жизнь дается человеку один раз и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы", - говорил Островский Н.А Мы уверены, что Рано Бобохонова прожила достойную жизнь, о такой жизни мечтал бы каждый. Она достойна уважения. На ее примере мы воспитываем молодежь. Вечная память ей!

Члены общеуниверситетской кафедры русского языка

МӢИ ДАРОЗАТ КАНӢ?

Дар ҷомеа бонувоне ҳасанд, ки бо мӯи сари дарози худ ҳамаро мафтун кардаанд. Занони тоҷик аз қадим бо доштани мӯйҳои дарозу нозук ва зебо машғур буданду ҳастанд ва аз занони дигар мамлакатҳо маҳз бо мӯи дароз фарқдоранд. Ҷойи нигаронист, ки мӯйҳои дарозӣ зоанони тоҷик охира-охира нопадид шуда истодаанд. Кам бонувонро мушоҳида карда мешавад, ки бо мӯи сари дароз сайру гашт кунанд. Мушкили дигар ин аст, ки дар нуқтаҳои фуруши орошиҳои занона рангҳои зард, сурх, сиёҳ ва дигар рангҳо барои мӯи сар ба фуруш гузошта шудаанд, ки зарари

қиддӣ ба мӯи мерасонад ва боиси манъи дарозшавии мӯи мегардад, аммо бо вуҷуди ин занони тоҷик аз чунин рангҳо хеле фаровон истифода мекунанд. Баъзе аз занон ба қадри ин зебоӣ намерасанд, дар ҳоле ки мӯи дароз ба занҳо хеле зебанда аст.

Ман ҳамчун як ҷавони тоҷик аз занону модарон хоҳиш менамоем, ки ба қадри мӯи дарозӣ зебоӣ худ бирасанд ва онро ҳеҷ гоҳ қўтоҳ накунанд, зеро зинтати зани тоҷик дар мӯи дарозӣ ўст.

Фирдавси МИРЗО,
муҳассили шӯбаи
тайёрии донишгоҳ,
ихтисоси забонҳои
хориҷӣ

Бахшида ба 70-солагии доктори илми таърих, профессор, муаррихи варзидаи ҷумҳурӣ
Маҳмуд АБДУЛЛОЕВ

МУҶАҚҚИҚ ВА МУАРРИХИ ВАРЗИДА



Агар савол кунанд, ки манзалати имон бартар аст ё манзалати илм? Ту низ ҷавоб гӯӣ, ки манзалати илм бартар аст аз манзалати имон. Зеро ки Ҳақ таъоло Мустафоро (дуруд бар у) гуфт: "Бидон, ки Худой нест, ҷуз Аллоҳ". Аввал гуфт: "Бидон". Пас, далел омад, ки бартар аст аз имон. Ва дигар далел он, ки Худой азза ва чалла ҳамаро дар имон баробар кард ва дар илм тафовут ниҳод. Ва андар ин маъни маънои бидон бувад (Абулқосим Ҳақими Самарқандӣ. Ас-саводу-л-аъзам.-Хучанд, 2009.-с. 94).

Мавриди тазаккур аст, ки кадр манзалати олим дар ҷомеаи кунунӣ аз ҳама баландтар аст ва ному кору осори олим аз ҳама мондагортар. Донишманд ва муаррихи варзида, доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ, мухтарам Абдуллоев Маҳмуд Холович ба катори муаррихоне шомил мешавад, ки дар олами илми таърих ситораи дурнашонро ба хотир меорад ва чун нуруи Офтоб гармии худро ба дигарон дарег намедорад.

Аз суҳанони боло маълум шуд, мо дар бораи муаррихе суҳан меравад, ки эҳтиёҷ надорад. Таҷрибаи зиндагӣ собит намудааст, ки дар дунё одамон ба ду ғурӯҳ ҷудо мешаванд. Одамон ҳастанд, ки шарт нест онҳоро бишноӣ ва ё эҳтиёҷ ба шиносӣ надоранд, аммо ғурӯҳи дувум одамонанд, ки дигар одамонро вазираданд, то онҳоро бишонанд. Хушбахтона, қаҳрамони маркази мақолаи мазкур - Абдуллоев Маҳмуд Холович аз зумраи ғурӯҳи дуюм аст ва мо дар ин мақола ба фаъолияти пурсамар ва бобаракати яқе аз ҳама гуна шахсиятҳои боилму фарҳанг, орифу фозил ва сарсупурдаи адолату ҳақиқат дар соҳаи маорифи кишвар, ки хидмати эшон барои рушд ва ташаққули илми таърих басо бузург аст, ҳарф хоҳем зад:

Солҳо бояд, ки то як санги асли 3-офтоб, Лаъл гардад дар Бадахшон, ё ақиқ андар Яман.

Умрҳо бояд, ки то як кӯдаке аз рӯйи таъб, Олиме гардад намоем, шоире ширинсуҳан.

Абдуллоев Маҳмуд Холович 1-уми сентябри соли 1948 дар деҳаи Дедарозаки ноҳияи Москва (ҳоло Шамсиддин Шохин)-и вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. Падараш Абдуллоев Хол (1918-1985) ва модараш Сафарова Рузигул (1918-2007) хеле инсонҳои хоксору ҳалим ва меҳнатдӯст буданд. Маҳз ҳамаин хоксори ҳалим ва меҳнатдӯсти волидайн буд, ки ҳислатҳои ҳамаи инсонии волидайн дар ташаққули шахсияти минбаъдаи Маҳмуди ҷавону зебо нақши муҳим бозид.

У соли 1955 ба синфи якуми мактаби ибтидоии ба номи М.Я. Свердлов ва деҳаи Деҳдарозаки ноҳияи Москва қадам гузошт ва то соли 1959 дар мактаби мазкур таҳсил менамояд ва баъди як соли таҳсил дар мактаби №5-и шаҳри Кӯлоб аз моҳи январӣ соли 1960 таҳсилро дар мактаб-интернати ба номи "Коммунизм"-и ноҳияи Шӯрӯб идома дода ва онро соли 1966 бомуваффақият хатм менамояд. Худи ҳамон сол ба факултаи забон ва адабиёти руси Донишқадаи давлатии омӯзгории шаҳри Кӯлоб дохил шуда онро бо баҳои аъло хатм мекунанд.

Азбаки ба пешаи омӯзгории шавку рабати беандоза дошт, фаъолияти меҳнатишро тибқи раҳмати Вазорати маорифи халқи ҷумҳурӣ соли 1970 дар мактаби № 7-и шаҳри Кӯлоб ба ҳайси муаллими забон ва адабиёти рус оғоз намуд. Дӯст доштани Ватан ва муқаддас донишони хоки он Маҳмуди ҷасурро барои адо намудани хизмати модар-Ватан водор намуд ва қарзи вичдонии худ медонист. Бинобар ин, аз моҳи ноябри соли 1970 то моҳи ноябри соли 1971 дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи Иттиҳоди Шӯравӣ адои хизмат намуд ва бо сари баланд, бо рутбаи афсари мустаъффаи мушарраф шуд.

Қадамҳои аввалинро ба шохроҳи илм аз Донишқадаи омӯзгории шаҳри Кӯлоб ба ҳайси муаллими кафедраи таърихи ҲИШ оғоз намуд.

Абдуллоев Маҳмуд аз рӯзҳои аввали фаъолияти худ ҳамеша барои мукамал ва баланд бардоштани доноси, малака ва маҳорати педагогии худ кӯшиш менамуд. Ин буд, ки аз моҳи феврал то июли 1976 дар Донишгоҳи давлатии Узбекистон (ш. Тошканд) ва аз моҳи сентябр то феврал соли 1986 дар Ҷумҳурии Беларус (ш. Минск) курси тақмили ихтисоси муаллими ҷамъиятшиносиро гузаштааст. Вале он оташи дӯрахшон, ки қалби нозуки Маҳмудро гарм менамуд ва дар дили ӯ чой гирифта буд, анҷом наёфт ва шӯълааш дунда гашт. Билохира, соли 1977 ба аспирантураи Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин дохил шуда, онро соли 1980 бомуваффақият хатм намуд. Минбаъд соли 1982 тахти роҳбарии доктори илмҳои таърих, профессор Назаршоев М.Н. дар шӯрои Ҷимояҳои диссертатсионии шаҳри Алма - Ато дар мавзӯи "Фаъолияти Партияи Коммунистии Тоҷикистон оид ба минбаъдаи инкишоф додани мактаби маълумоти умумӣ дар республика" рисолаи номзадиро дифоъ намуд.

Устод аз давраи аввали фаъолияти меҳнатиш тамоми вазифаҳоро, ки ба ӯ вогузор мешуд, софдилона ва бо дарки баланди масъулиятшиносӣ сидқан иҷро намуда ва ҳоло ҳам иҷро намуда истодааст.

Аз соли 1981 аввал ба ҳайси муаллими ва баъдтар муаллими калон ва соли 1985 дотсенти кафедраи таърихи ҲИШ - и Донишгоҳи давлатии омӯзгории шаҳри Кӯлоб адои вазифа намуда аст. Соли (1994 - 2002) ҷонишини декани факултаи филологияи тоҷик, аз моҳи март соли (2002 - 2008) мудири кафедраи таърихи халқи тоҷик ва назарияи иқтисод, соли 2008 декани факултаи таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб адои вазифа намуд. Сипас, (солҳои 2008 - 2009) мудири кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълими таърих, баъдан солҳои (2009 - 2013) мудири кафедраи таърих ва ҳуқуқи ба уҳда дошт.

Дар бораи вазифаҳои пурмасъули роҳбарикунандаи Раёсати Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ устод Абдуллоев Маҳмудро пайваста бо ковишҳои илмӣ машғул кунонида як лаҳза аз илм дурӣ накардааст. Рисолати асосии устод маҳз дар омода намудани мутахассисони сатҳи баланди ба бозори меҳнат ҷавобгӯ мешавад. Таҷриқоти анҷомдодаи ӯ марҳилаҳои ташаққули маориф дар Тоҷикистон баважҳи маорифи солҳои 60 - 80-уми садаи XX маҳсули меҳнати зиёда аз 30 солаи ӯ мешавад, ки самараяи хуб ба бор овард. Хушбахтона, соли 2012 Абдуллоев Маҳмуд Холович дар мавзӯи "Народное образование Таджикистана в 60 - 80 годы XX века. История и проблемы развития" рисолаи докторӣ дифоъ намуда сазовори дараҷаи илми доктори илми таърих гардидааст.

Аз моҳи сентябри соли 2013 то имрӯз устод ба ҳайси профессори кафедраи таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ мебошад.

Дар доираи илми таърихшиносии Тоҷикистон ва берун аз он устод Абдуллоев Маҳмуд ҳамчун муаррихи барҷаста эътироф шудааст. Ба қалами ин шахсияти барҷаста 9 монография, 110 мақолаи илмӣ ва илмӣ - методӣ мутааллиқ аст, ки ба масъалаҳои бениҳоят муҳиму рӯзмарраи таърихиву фарҳангӣ бахшида шудаанд, ки чанде аз онҳоро ҳамчун катрае аз баҳр муаррифӣ мекунам: "Народное образование Таджикистана в 60 - 80 годы XX века" (Душанбе: 2012), "Маорифи халқи Тоҷикистон. Таърих ва воқеият", (Душанбе: 2015), "Из истории советской школы в Таджикистане" (Душанбе: 2015), "Аз таърихи мактабҳои маълумоти умумӣ дар Тоҷикистони Шӯравӣ" (Душанбе: 2013), "Аз таърихи мактаб-интернати ба ном "Коммунизм"-и ноҳияи Шӯрӯб" (Душанбе: 2015), "Тоҷикистон дар солҳои истиқлолияти давлатӣ" (Душанбе: 2016) ва ғайраҳо.

Фаъолияти омӯзгории пайдаваста, бедорхобиҳо, саъю кӯшиш ва мутолиаи доимӣ боиси он мегардад, ки ҳамаи он орзуи ниати илмии худро бо сари баланд ба анҷом мерасонанд. Маҳз ҳамаин кӯшишҳои ӯ буд, ки дар фаъолияти педагогӣ муваффақу сарбаланд ва боиси izzatu эҳтиромӣ аҳли ҳамакӯрон ва шогирдон гашт.

Агар ба қорномаи илмии устод назар намоем, аён мешавад, ки дар пешрафт ва ташаққули таҳаввули илми таърих саҳми арзанда гузоштааст ва умри пурбаракати хешро дар пайи омӯзишу пажӯҳиш, ковишҳои илмӣ, таълифи китобу мақолаҳо ва таълиму тарбияи шогирдон гузаронидааст.

Дар рафторашон ихслатҳои ҳамаи инсонӣ: саҳтгирӣ, ҳокимӣ, адолатпешагӣ бараъло эҳсос мешавад. Масъулиятнокӣ дар фаъолияти кориаш барои дигарон намунаи ибрат аст. Ҳар як лаҳзаи дарси устод дар хотири шогирдон чун шӯълаҳои Офтоб гармӣ медиҳад ва мо шогирдон ин гармиро дар дили худ хомӯш нахоҳем кард:

Аё устод, аз хотир фаромӯшат нахоҳам кард, Чароги дар дили шогирд хомушат нахоҳам кард.

Воқеан, устод дили ҳар касро ба даст меоварад, яке аз вай асосҳои илми таърих аз бар мекард, дигаре бо роҳнамоии эшон масъалаи печидани нозуки илмро мекушод, савуми бо кӯмаки ин марди нақунмо мушкilotи ноғохонӣ рӯзгори хешро бартараф ва ҷаҳорумин маслиҳатҳои устодро барои таълиф ва наشري мақолаҳо рисолаҳои илмӣ чун шиор дар дил мепарварид. Ӯ дар шохроҳи илм шахси шинохтае ҳаст, ки сабки ҳосаи таҷриқ дошта, мактаби нави таърихшиносиро дар Донишгоҳ бунёд кардааст. Зери роҳбарии ӯ донишҷӯёну магистрант, докторантону унвонҷӯён ва аспирантону рисолаи илмӣ навишта истодаанд. Омода намудани шогирдонӣ

ба бозори меҳнат ҷавобгӯ дар фаъолияти педагогии устод мақоми махсусро ишғол менамояд. Зери роҳбарии ӯ 4 нафар унвонҷӯён рисолаҳои илмии худро дифо намудаанд.

Мақому мартаба ва фаъолияти зиёда аз 48 солаи устод ҳамчун фидоиҳои роҳи маърифат бо гомҳои устод ва пурбаракат, ки ин шахсияти бориз дар ҷодаи илм интиҳоб намудааст боиси таҳсини офарин аст. Ҳайати омӯзгорони профессорои филиалаи Муассисаи давлатии "Донишқадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии қормандони соҳаи маориф" дар шаҳри Кӯлоб дар симои ин инсонии қомилу муътабар фидоиҳои ҳақиқии илму маърифат, таърихшиносӣ барҷаста ва болотар аз ҳама шахси ҳалиму меҳрубон ва покширишро мебинанд.

Роҳи пурмашаққати тайкардаи устод дар ҷодаи илму маърифат тулонӣ ва хеле душвор буд, вале ӯ ин душворӣҳоро бо туфайли ранҷу заҳмат ва машаққатҳои зиёду пушти сар намуда, барои ба мақсади ягонаи худ расидан талонҳои зиёда намуд.

Синни муборакати устод ба 70 расид ва ҳоло ҳам фаъолияти омӯзгории худро дар таълиму тарбияи мутахассисон ва ковишҳои илмӣ дар шаст аст ва бисёр нуктаи муҷишаи ин самимиюти ӯ ба илму фарҳанг, ба оламу одам афзунӣ дорад.

Зиҳи, марди хирад, устои гиромӣқадр - Абдуллоев Маҳмуд! Шогирдон, дӯстон ва ҳамкасбон орзуи ситҳатмандӣ изҳор намуда, сарфарозӣ доранд, ки бо чунин устои фозил, доно ва дақиқназар ҳамкору ҳамнаварданд:

Зиндаву ҷовид монд, ҳар ки накуном ҳаст!
К-аз ақибаш зикри ҳайр зинда кунанд номро.

Аҳли омӯзгорону қормандон ва профессорои филиалаи Муассисаи давлатии "Донишқадаи ҷумҳуриявии тақмили ихтисос ва бозомӯзии қормандони соҳаи маориф" дар шаҳри Кӯлоб ба устои азият доктори илмҳои таърих, профессори кафедраи таърих ва ҳуқуқи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ Абдуллоев Маҳмуд Аълоҷии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон (1995), Қорманди шоистаи Тоҷикистон (2013), Дорандаи Ифтихорномаи КМ ЛКСМ (1985), Иттифокҳои касбаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (2010), Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон (2011), ва Ифтихорномаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (1999) ва Иштироки ғуфтшунунидаи ғайрирасмии тоҷикон оид ба созишномаи сулҳ дар шаҳри Душанбе (1994-1995) ва шаҳри Санкт-Петербург (1997) умри дарози бобаракат, тансиҳатӣ, давлати пирӣ ва муваффақиятҳои илмии минбаъдаро орзу доранд ва гуфтанианд:

Шастаи ҳафтод бар расид бар доманат, Ғам маҳур, ки айни авҷи ҷимнат аст.

Зиҳи, эй намунаи беҳтарини омӯзгории асил ва муаррихи қорғори тоҷик!
70-солаги муборак, устои арҷуманд!

Ҷамшед НАМОЗОВ,
директори ФДҶТИБКСМ дар шаҳри Кӯлоб

ЧОРАБИНИИ "ДАР МЕҲМОНИИ РЕКТОР"

Бо ибтиқори Қумитаи қор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи босамари сийёсати давлатии ҷавонон, баланд бардоштани маърифати зехриву ҳеитанишиносии онҳо ва ба вуҷуд овардани ҳисси миллӣву баҳамони ин қири чома дар доираи консепсия оид ба баргузори чорабини миёни донишҷӯни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ зери улвони "Дар меҳмони ректор" таҳия ва роҳандозӣ гардид.

Дар доираи лоҳаи мазкур донишҷӯни муассисаҳои миёнаи касбӣ ва олии кишвар ба таври пешинҳодӣ ба ҳам оварда шуда, меҳмони ректорон мегарданд.

Тибқи қадвали тасдиқгардида рӯзҳои 26-27.01.2018 зиёда аз 100 нафар донишҷӯни фаъоли муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мамлакат меҳмони ректори Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ гардиданд.

Дар доираи меҳмонӣ чорабиниҳои гуногуни илмӣ-адабӣ, фарҳангӣ-фарогатӣ ба нақша гирифта шуда, гузаронида шуд.

Дар рӯзи дуҷум ӯҳабати ошкорои донишҷӯн бо ректори донишгоҳ доктори илмҳои физика ва математика, профессор, узви вобастаи АИ ҶТ Абдулло Ҳабибулло сурат гирифт.

Амалиявии иқдоми мазкур дар соли 2018 ҳамчун Соли руидаи сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ, идомаи маиниқи идеяҳои Соли ҷавонон маҳсуб ёфта, дар замири ҷавонон ҳисси ватандӯстӣ ва ватанпарастиро афзун мегардонад.



ЯКЕ АЗ ПУРКОРТАРИН ОЛИМОНИ МУОСИР

Зафар Мирзоён яке аз пуркортарин олимони муосир аст ва шояд аз миёни пажӯҳишгарони риштаи филологӣ сермаҳсултарин дар навиштани мақолаву таҳлилҳо ва таҳқиқоти илмӣ мебошад. Чун бештар аз дигарон ӯро меҳонем. Аз сӯи дигар ба ҳар навиштаи матбуот зуд вокуниш нишон медиҳад, аз тарафдорони бо тадриҷ гузарии ба хати форсӣ аст.

Зафари Мирзоён 5-уми майи соли 1949 дар ноҳияи Ховалинг таваллуд шудааст. Пас аз хатми мактаби миёна, ба шуъбаи шарқшиносии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, онро соли 1972 ба анҷом расонидааст. Пас аз хатми донишгоҳ, соли дар кафедраи забони форсӣ ба сифати ёвари донишёр (ассистент), аз фанни забони форсӣ дарс гуфтааст. Маҳз аз аввалин солҳои фаъолият ба кори илмӣ оғоз намуд ва мавзӯи "Таҳлили муқосисавии феълҳои забони тоҷикӣ бо забонҳои форсии Эрон ва дари Афғонистон"-ро интихоб намуд. Ба ин ҳадаф мавод зиёдеро гирд овардаву дар пайи навиштани рисолаи илмӣ шуд, вале баъдан аз сабаби ихтилофи назар дар мавриди забонҳои форсӣ дариву тоҷикӣ кори илмиро як сӯ гузошта, тарки донишгоҳ кардаву барустои Ховалинг рафт ва он чо зиндагӣ ихтиёр намуд. Бо ҳамин дигар ба навиштани рисолаи номзадӣ докторӣ напардохт ва имрӯз аз ҷумлаи донишмандонест, ки бо садҳои пажӯҳиши арзишманд унвони илмӣ надорад. Зафар Мирзоён сабаби ин амалашро ба ин нисбат медиҳад, ки "Эроншиносӣ воқеан ба забони форсӣ шурӯаӣ меҳост забони форсӣ дар паҳнаи зисти имрӯзии варорудиёну хуросониёну эронӣ чун се забони гуногун бознамоёнд, бад-ин васила аз ҳам дар ҷудой қарор доштани ин мардуми аз нигоҳи забону тариху фарҳанг ягоноро тасбиб намоянд". Ончуноне худӣ мефармояд, нахост бо навиштани рисолаи казое ба забону миллати хеш хиёнат кунад.

Зафар Мирзоён се бор, ҷамъ 9 сол дар Афғонистон ба ҳайси тарҷумони коргоҳҳои ҳамкориҳои техникии Иттиҳоди Шӯравӣ - Афғонистон фаъолият кардааст. Дар кишвари бародарону хоҳарон-Балху Бомиён, Кобулу Зобулу Самангону Ҳирот бо таборони наздики миллати тоҷик аз наздик ошноӣ пайдо кардааст. Баъди бозгашт аз Афғонистон солиёне ходими ташкилоти ноҳиявии Ҳизби коммунистӣ буд. Ҷангони кор дар ин ташкилоти сиёсӣ талош доштааст, то корҳои сиёсӣ ноҳияро ба шоҳномашиносӣ, ҷониб-

дорӣ рӯзноманигорони озодандешӣ ноҳия ва дигар ҷанбаҳои тарбияи ҳудодоҳии миллии равона созад. Аз он ҷумла, ҳар соли зерини унвони "Сайри гули лола", гирдиҳамоии мардуми шаҳру деҳотро доир намуда, саҳнароеро аз "Шоҳнома"-и ҷовидон ба намоиш гузоштааст.

Тайи се сол ба ҳайси раиси дастгоҳи шаҳри Кӯлоб кор карда, баргузори ҷашни 2700-солагии Кӯлобро ба таври шоиста ҳамёрӣ намудааст.

Зафар Мирзоён аз ҷумлаи шоҳномашиносони маъруф ва муваффақи кишвар аст ва дар нашрияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ирон беш аз 500 мақолаҳои илмиву публицистӣ ба таърифи расондааст. Аз ҷумла, Асрори шоҳмот (Нигоҳи гузаро ба пешини тарихи шатранҷ), Фараж, № 6 ва 7 (532, 533), 8, 15.02.2017, Бархе ғишҳои мардумии тоҷикон дар забони "Шоҳнома", Ҷумҳурият, № 198 (23 279), 22.09.2017, Бозтоби ваҳдати миллии дар ашӯри Тоҷидин, Садои мардум, № 74 - 76 (3711 - 3713), 24.06.2017, Ваҳдат гувоҳи шикастнапазирии миллат аст, Ҷумҳурият, № 99 (23 180), 17.05.2017, Вожаҳои аз зиндон раҳолашта, Ҷумҳурият, № 169 (23 250), 11.08.2017, Гуфтори гузаро дар ошӯфтаҳои забондонӣ, Фараж, № 25 (551), 21.06.2017, Дарахт бародари инсон, Фараж, № 5 (531), 1.02.2017, Омӯзиши "Шоҳнома" барои шинохти хештан ва сарзамини худ, Омӯзгор, № 36 (12 105), 7.09.2017, Ситоиши Тоҷикистон ва Пешвои тоҷикони ҷаҳон Эмомалӣ Раҳмон дар Фейсбук, Ҷумҳурият, № 56 (23 137), 14.03.2017, Таассуби динӣ эҷодгари монеа дар пешрави ҷомеа, Ҷумҳурият, № 34 (23 115), 14.02.2017, Шарқ ва озодии занон, Фараж, № 10 (536), 8.03.2017 ва ғайра.

Беш аз 10 сол дар шаҳри Кӯлоб маҳфили Шоҳномаҳои доир намуда, шоғирдони зиёдеро ба воя расонидааст, ки 6 нафар аз онҳо рисолаҳои номзадӣ дар мавзӯи Шоҳномашиносӣ навишта, дифоъ намудаанд.

Моҳи декабри соли 2017 китоби Зафар Мирзоён, аъзои Иттифоқи нависандагон ва Иттифоқи журналистони Тоҷи-

кистон, зерини "Худовандгори сухани порсӣ", (Душанбе, нашрияи "Адабиёти бачагона", соли 2015, иборати аз 390 саҳифа) ба назардошти паҳлуҳои намоёни китоб, эҷодкорӣ ва биниши тоза муаллифи он дар вилоят Ҷоизаи ба номи Носири Хисравро сазовор гардид.

Ин китоб бо дастгирии бевоситаи Кумитаи ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидааст ва бинобар ин ки мавзӯи ниғаҳбонии хувияти миллии тоҷикон, бозшинохти гузаштаи таърихӣ ин мардум, садоқатмандӣ ба марзу буми Ватани азиз, ҳунармандона инъикос ёфтааст, беш аз 100 нусхаи он дар миёни ҷузъу томиҳои Қувваҳои Мусаллаҳи кишвар, барои мутолиа ва омӯзиш пешниҳод гардида буд.

У дар навишторҳои худ ба сиёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллии, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, бахусус ба сиёсати гузариши андешаи ҳештаншиносӣ миллии ва меҳанпарастӣ така намудааст. Дар ин рост муаллиф, дар баробари даъват ба омӯзиши дурусти таърих, забон ва фарҳанги тоҷикон, қалами расои худро бар зидди дингароёни ифротӣ, пантуркистон ва дигар нотавонбинони асолати миллии тоҷикон равона кардааст.

Зафар Мирзоён арзишҳои миллиро болотар аз арзишҳои динӣ медонад ва ҳатто мегӯяд, ки замоне эронитаборон форсӣ ибодат мекарданд ва расад рӯзе, ки боз ҳам ибодати Худоро бо забони модариашон анҷом диҳанд.

Ҳақназар Ғоиб, Шоири халқии Тоҷикистон, сарвари бахши хатлонии Иттифоқи нависандагон Тоҷикистон шахсияти Мирзоёнро чунин баҳо додааст: **"Андешаҳои нодири Зафар Мирзоён, ки ҳамвора дар саҳифаҳои ҳафтаномаву моҳномаҳои кишвар ба чоп мерасанд, дерест таваҷҷуҳи посдорони сухани тоҷикӣ ва ҷӯяндагонии саргушташӣ дури миллати тоҷикро ба худ ҷалб кардаанд. Яке аз вижаҳои услуби баъни Зафар Мирзоён дар он аст, ки дар баробари ба таърихи печида ва но-**



равшани тоҷикон рӯ овардан, талош меварзад, ки ба нуктаҳои аз диди таърихонигорон ба канор мондари ба равшани бароварда, диққати хонандагонро ба нораҳои баҳодиди сиёсатзадаи замони шӯравӣ ҷалб намояд. Зафар Мирзоён аз зумраи он адабпарвароне мебошад, ки пайваста ба ғиромидошти ҷашнҳои бузургӣ тоҷикон аҳамияти сазовор дода, ба таърих ва вижаҳои бузургдошти Наврӯз ва дигар ҷашнҳои баёнгарии хувияти миллии, чун Меҳргон, Сада, Шабӣ Ялдо, чандин мақолаҳо бахшидааст. Зафар Мирзоён ҳамчун адаби сермаҳсул қалами пурқори худро ба суҳанустарӣ равона сохта, ҳамвора ба мавзӯҳои мубрами рӯз мақолаҳои таҳлилии хонданӣ ба интишор мерасонад".

Умар Сафар, доктори илмҳои филологӣ, профессор, устоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бар ин назар аст: **"Зафар Мирзоён аз чеҳраҳои камназири ҷомеаи адабии кунунии мост ва шуҳрати маҳбубияти эшон миёни ҳамватанон ба андозаест, ки инҷонибро аз шарҳу тафсили бештар бениёз мегардонад. Нуктаи муҳим, воқеияти пазируфтани, дар матолиби хондани Зафар Мирзоён зикри ин матлаб аст, ки ормонҷо, андешаҳои аслии "Шоҳнома" дар натиҷаи надоштани тавону нерӯи басандани илмӣ, дидгоҳи амиқу жарфи**

миллӣ, аз ҷониби аҳли ҳунару эҷод ба ҳақди матлуб он гуна, ки Абулқосим Фирнигорон ба канор мондари ба равшани бароварда, диққати хонандагонро ба нораҳои баҳодиди сиёсатзадаи замони шӯравӣ ҷалб намояд. Зафар Мирзоён аз зумраи он адабпарвароне мебошад, ки пайваста ба ғиромидошти ҷашнҳои бузургӣ тоҷикон аҳамияти сазовор дода, ба таърих ва вижаҳои бузургдошти Наврӯз ва дигар ҷашнҳои баёнгарии хувияти миллии, чун Меҳргон, Сада, Шабӣ Ялдо, чандин мақолаҳо бахшидааст. Зафар Мирзоён ҳамчун адаби сермаҳсул қалами пурқори худро ба суҳанустарӣ равона сохта, ҳамвора ба мавзӯҳои мубрами рӯз мақолаҳои таҳлилии хонданӣ ба интишор мерасонад".

Зафар Мирзоён ҷонибдори сарсаҳти ба ҳам омадани халқҳои эронинаҷод, танҳо бар пояи фарҳанг ва забони муштаракӣ ин мардумон аст. Соҳиби чор писару ду духтар: Куруш, Каёнӯш, Ораш, Манучеҳр, Ориёна ва Меҳнӯш аст. Ва 8 набаери дорад. Вай ин ду шоҳбайти классикори барои худ шиор ва тариқати зиндагии худ медонад:

**То ки ин девори олі гардан аст,
Монеъи ҳар сар фуруд овардан аст.**

Ва:

**Гар номи мо надонанд,
Бизгор то надонанд,
Гар ҳечамон набошад,
Бизгор то набошад.**

Таҳияи
"Анвори дониш"



Муродалӣ НАБИЕВ,
номзоди илмҳои физиологӣ, доцентии
кафедраи Ҷанҷири зумантарӣ ва
методикаи таълими забони тоҷикӣ

Солҳои навадуми асри XX бо амри тақдир Иттифоқи Шӯравӣ (Иттифоқи Советӣ) барҳам хурд. Ин давлат 15 ҷумҳуриро (ҳоло ҳар як ҷумҳури дар алоҳидагӣ давлати мустакил ба ҳисоб мераванд) дар бар мегирифт. Сохтори онро сиёсати коммунистӣ ташкил меёфт, ки он ҷамъияти сотсиалистӣ номид мешуд. Тоҷикистон ҳам як узви пайвастаи он буд. Хушбахтона, бо шарофати сиёсати одилонаи ин давлати абарқудрат ва соҳти сотсиалистӣ-Тоҷикистон аз зери сиёсати ҷамъияти феодалии даврӣ ва даврӣ ҳукмронии шахшудаи сулолаи амирони Манғития оқод гашт. Баъди Инқилоби Октябр (Революцияси кабири сотсиалистӣ октябр) 1917 аз солҳои 20-уми асри XX сар карда дар ҳаёти халқи тоҷик дигаргунӣҳои кулӣ ба вучуд омад. Бо ғайрияти бемайлони зибёни ҳамонобақ дар ҳама самтҳои давлатдорӣ, пешравиҷо, дигаргунсозиҷо, навҷӯиҷо ба амал омад. Заминҳои бекорҳобиди, ки асрҳо боз бекор меҳобиданд, аз худ карда шуданд, танқучаву пастқучаҷо дар ноҳияҷо ва шахрҷаҷо ҳамонобақ бошад нис ба шоҳроҷо табиал ёфтанд. Расонаҳои даврӣ даврӣ ба даврӣ равиҷо ёфта, мардум тавассути онҳо аз ҳаёти ҳаррӯза боҳабар мешуданд. Дар ҳар як маҳалла ноҳияҷо мактабҳои

АҚЛГАРОЙ - ХИЛОФИ СИЁСАТИ ИФРОТГАРОЙ

нав кушода мешуданд.

Заводу фабрикаҳои навтаъсисёфта ба кор шуруъ намуна, мардум ба ҷойҳои корӣ таъмин карда мешуд. Аз Россия воситаҳои нақлиёти техникӣ оварда шуда, ҷойи хару аспу уштурро иваз мекарданд. Хулоса, садҳо дигаргунӣ пешравиҷо ҳаёти осудаҷолонаи инсонӣ ба амал меомад.

Чашми мардум кушода мешуд, аз тарзи ҳаёти хушуррамона воқиф мегаштанд.

Азбаски як гурӯҳи инсонҳои торикбин, тангназар, кӯтоҳандеш ва руҳонии дарғафлатмонда ин гуна пешравиҷоро дуруст дарк намекарданд, ба ҳар восита таблиғоту ташвиқот бурда, мардумро ба кӯҷаҷо сарбаста мегурӯнданд. Худро ҳомиёни Ватан доништа ба муқобили зибёни, мардумони одӣ рақобатпазирӣ менамунданд. Ҳамчун босмаҷӣ дар таллу теппаҷо ва кӯҳпораҷо ҷой гирифта ба муқобили аскарони афсарони болшевикон муқобилият нишон медоданд. Онҳо азбаски тангини тангназар буданд, муборизаро дуру дароз давом дода наметавонистанд. Ба зудӣ шикаст хурда нопадид гаштанд.

Маълум мешавад, ки ин қабил тоифаҷо дар ҳар як фарматсия ҷамъияти вучуд доранд.

Чунон ки дар боло қайд гардид, Давлати Шӯравӣ дар замонӣ вучудияти худ нисбат ба халқи тоҷик, нигоҳдошти сарзамини тоҷикон хизматҳое кардаанд, ки асрҳо боз чунин хизматро ягон ҳел сохторҳои гузашта накарда буд. Ин қобил гурӯҳи ифротӣ чунин хизматҳои афзалиятноқу арзишнокро аз сабаби тангназарӣ ва камсавадӣ надида, бар ҳар як мушкилии пешомада санги маломат мезананд.

Чунон ки ба ҳамагон маълум аст, баъди пош хурдани



Иттиҳоди Шӯравӣ гурӯҳҳои фаъоли инфиродиён дар шаҳри Душанбе майдоне бо номи "Шаҳидон" ташкил дода, навабт ба навабт тавассути баландгӯяҷо чунин ҷоғ мезаданд: "Нест бод коммунистони хунхӯр", "Нест бод ҷаллодон", "Зинда бод давлати мусулмонӣ" ва ғайра. "Акнун вақти он расид, ки мо давлати мусулмонӣ ташкил диҳем", "Мо дигар пеши кофарон сарҳам намекунам".

Ин тангини тангназарон андеша намекарданд, ки халқи тоҷик дар давоми 70 соли ҳукумати Шӯравӣ чӣ қадар ба комёбию ҳаёти осудаҷолона ноил гашта буд.

Дар замонӣ имрӯза пайравони ҳамоно гурӯҳи тафриқандозу ифродгаровён ором наистода, ба ҳар роҳу восита кӯшиш мекунанд, ки оромии осудагии ҳаёти халқро халалдор намоёнд.

Чунон ки мардум шоҳид аст, аъзоёни ХНИТ аввалҳои моҳи сентябри соли 2015 ба воқеаҳои хунин даст заданд,

вале азбаски мардуми тоҷик як бор (солҳои 1990-1992) аз чунин амалҳои бефикронаҷо даҳшатбор ба танг омада буд, дигар анҷоро дастгирӣ ва пайравӣ накарданд.

Чунон ки мебинем, ана ҳамоно гурӯҳи тафриқандоз, ки дар ҳар қатор мамлакатҳои хориҷа аз ҷумла Ироқ, Сурия, Ливия, Яман, Покистон, Афғонистон ва ғайра ба амалҳои нопок даст зада, бесару-сомоноҳи зиёдеро ба амал менамунд. Ҳазорҳои мардумони осоишта аз зиндагии осудаҷолона маҳрум мешавад. Аз зану фарзанд маҳрум мегарданд. Модар як суву фарзанд як сӯи дигар.

Чаро ин гурӯҳи тафриқандоз андеша намекунад, ки инсон як бор ба дунё меояд ва чаро андеша намекунад, ки инсон бояд дар давоми зинагии осудаҷоло хушҷол бошад, ба таври осоишта то тенҷи аз неъматҳои офаридаи худованд шукургӯён баҳраманд бошад? Чаро? Чаро? Он гурӯҳҳо, ки давлати исломӣ мехоҳанд, ба-

рояшон чӣ фарқ аст?

Агар дар зиндагӣ гуфтаҳои Куръони Каримро ба ҷо биёранд, ба халқу ватанашон хинат намекунанд, панҷ вақт намазашонро бо дили пок ба ҷо биёранд, дар байни мардум дустии иттифоқиро тарбият кунанд, донанд, ки онҳо банди ҳақиқии Худованд ҳастанд ва мебошанд. Дар он дунё дари ҷаннат ба рӯяшон кушода мешавад.

Охир, давлати исломӣ месозем гӯён ҳазорҳои беғуноҳонро ба қатл мерасонед, ин чӣ маъно дорад?

Бояд гуфт, ки махсусан, он тоифа одамон ки дилу нияти нопок доранд, бояд ҳазорҳои бор шуқрона кунанд, ки дар давлати тоҷикон ободию осоиштагӣ ҳамаҷо ҳукумон аст, ҳама мардум осудаҷолона зиндагӣ мекунанд. Дар байни бошандагони Тоҷикистон сулҳу салоҳи бебоғашт ҳукумон аст. Дар ҳаёти имрӯза касе озоре надорад ва ғайра.

Бояд як чизи дигарро қайд кард, ки аз ҷиҳати мавқеи ҷуғрофӣ Тоҷикистон аз саҳи баҳрҷо ва океанҷо беш аз 2700 метр дар баландӣ ҷой гирифтааст, ки аз гирдобҳои даҳшатангез ва обхезиҳои даҳшатбор змин аст. Агар мо ба ин атои Худованд беҳурматӣ кунем, ё зибне ба мамлакатаи худ биёрем, дар харду олам чун курнамак намоён мешавем. Агар мо ҳар як ваҷаб ҳоки ватанамон-Тоҷикистонро буса кунем, ин кам аст.

Насли калонсол вазиқадор аст, ки ба ҳар як ҷавон, бо маъсулияти ҷиддӣ фаҳмонанд, ки ба қадру қимати Ватану миллат расем, нисбат ба ифротгароёну худоиандозон муборизаи беаомон барем. Сари ҳар қадам мулоҳизақору дурандеш бошем. Дар ҳаёти ҳаррӯза бо ақли солим қадмагузори кунем.

МОҶИ - ФИЗОИ ФОЙДАБАХШ



Низорамо АЗИЗОВА,
ассистенти кафедраи
биология


Мувофиқи маълумотҳои илмӣ зиёда аз 46 ҳазор намунаи хордадорон маълум шудааст. Дар ин тип ҷои аввалро синфи моҳиҷо ташкил медиҳад, ки 25 ҳазор намунаро дар бар мегирад. Аз маълумотҳои таъриҳӣ маълум шуданд, ки 500 млн сол пеш моҳиҷон дар об ба вучуд омаданд. Дар ин ҷо мо ба фойданокӣ физио моҳиҷон маълумот медиҳем.

Моҳи ҳуроки дӯстдоштарини ондамон мебошанд, зеро омехтаи мағзи сарро ҳамоно маводи таркибии равгани моҳи ташкил мекунанд, ба қавли табиибон кислотаи равгание, ки дар таркиби моҳи вучуд дорад, лахташавии хунро монёе мешавад, онро обаки (моёе) нигоҳ медорад, суръати хун дар рағҳои инсонӣ солим тез ҳаракат мекунанд

ва ин ҳолат боиси суст ё тез ҳаракат кардани хун мегардад, хунро гафс шудан намемонад. Равагани моҳи махсусан барои инкишофи организми кӯдакон фойдабахш аст.

Одамон доир ба моҳияти беҳамтои моҳи барои саломатӣ ба наздикӣ огоҳ шудаанд, ҳол он ки чунин маълумот дар Куръони карим 1400 сол пеш дарҷ шуда буд. Худон мутаол обу хамирро офарида, то ки бандагонаш гӯшти пок ва оби зулол ва меваҳои шакаринро истифода баранд ва саломатии худро нигоҳ доранд ва ҳаёти ширинро пешаи худ бисозанд.

Аз рӯи маълумотҳои таъриҳӣ маълум гардидааст, ки гӯшти моҳи ба ҳама дардҳо даво будааст. Дар маводи физио моҳи сафедаҷо, витамини Д бо микроэлементҳо мавҷуданд, ки барои организми инсон ниҳоят заруранд. Инчунин, дар бадани моҳи ионҳои фосфор, сулфур ва ғайраҷо барин минералҳои нодир вучуд доранд, ки ин моддаҳо боиси сабзиши қадӣ инсон, саломатӣ ва ба инки-



шофи бофтаҳои организм ёри мерасонад. Маводи номбурда мисси дандонҳоро қавӣ мегардонад, ранги рӯйро тоза мекунанд, мӯйро қавӣ карда, масунияти баданро дар мубориза бар зидди бактерияҳои сирояткунанда манфиат мебахшад. Ғайр аз ин, моҳи саҷи холестеринро дар хун муътадил мегардонад. Бемориҳои дилро пешгирӣ мекунанд, ҷисмро нерӯ мебахшад, фаъолияти майнаи сарро қуватнок мегардонад, бофтаҳои устунонро тақвият мебахшад. Истеъмолги хуроқе, ки дар равагани моҳи пухта шудааст бактерияҳоро бартараф мекунанд, фикру андешарони равшан намуна, фаъолияти фикрирониро фаъл мегардонад.

ПЕШВОИ МИЛЛАТ - ҶОМИИ ҶАВОНОН

«Табқи босамари сиёсати давлатии ҷавон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ дар меҳари фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. Аксарияти аҳолии Тоҷикистонро ҷавон ташкил медиҳанд, ки онҳо давомдиҳандаи қору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтисодӣ воқеи пешрафти ҷомеа, хулоса ояндаи миллат ва давлат мебошанд».

Эмомалӣ РАҲМОН

Дар ҷомеаи имрӯза дар қору пешбурди соҳаҳои мухталифи иқтисоди миллӣ мавқеи ҷавон хеле муҳим аст, чунки ин қири ҷомеаи дорои афкори тозау нав, нерӯи муҳими пешбарандаи иқтисод буда, истифодаи васеи технологияи муосирро дар истеҳсолот метавонад ба хубӣ таъмин созад. Махсусан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қисми зиёди аҳолиро ҷавон ташкил медиҳанд. Ҳукумати мамлакат ба онҳо диққати қалон медиҳад.

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастгирии ҷавон ва таъмини онҳо бо ҷойҳои нави корӣ, дар асоси истифодаи технологияи муосир бо доништан забонҳои хориҷӣ диққати махсус дода, пешниҳодҳои

ҷавонро баҳри инкишофи Ватани азизамон доимо дастгирӣ менамоянд ва бунёди шароити мусоиди қору фаъолиятро барои ҷавон пайваста таъмин месозанд. Тавре ки Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста таъкид менамоянд: "Ҷавон қувваи бузург, нерӯи созанда ва ояндаи миллатанд".

Омӯзгорони коллеҷ тарбияи ҷавонро дар руҳияи донишмӯзӣ ва меҳнатдӯстӣ, аз худ намунаҳои забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои муосир, таъмини талаботи бозори меҳнат ба мутахассисони соҳибқасб ва амсоли инро сармашқи қору худ қарор дода, барои пешрафти Тоҷикистони азизамон ҷиссагузоранд.

Гулҷеҳра Амроева,
омӯзгори Коллеҷи омӯзгори
ДДК ба номи А. Рӯдакӣ

ОҚИБАТИ САБР



Изатулло САЙФУЛЛО,
донишҷӯи соли 2-юми
факултети химия, биология ва география

Як марду зан ду писар доштанд. Рӯзе мард ба занаш меғӯяд, ки паёмбарамон ҳазрати Мухаммадро (дуруд бар ӯ) ба меҳмонӣ даъват мекунем. Занаш ба ин розӣ шуда, хурсанд мешавад. Мард кордро гирифта, як гӯсфанде, ки дошт, хост, то онро қурбонӣ кунад ва бикӯшад. Зан бошад, ба пӯхтани нони гарм машғул шуд. Хангоме, ки Расули Худо бо саҳобаҳои ӯ дар роҳ буданд, мард гӯсфандро мекушад. Писарон ин манзараро назоро мекунанд. Сипас, писарон болои бом баромада, писари калонӣ худро бо корд сарашро мебурад. Ин кори онҳоро падару модарашон дида, доду фиғон мекунад. Писари калонӣ аз тарс худашро аз болои бом ба поён мепартояд, ва ин ҳам мемрад. Мард аз занаш хоҳиш мекунад ва меғӯяд, ки сабр кун, то меҳмононро бо хурсандӣ пешвоз гирему гусел кунем, баъд мардумро ба ҷаноза даъват мекунем.

Зан, ки ботакво, пуртоқат ва босабр буд, худро ба даст мегирад. Дар ҳамин вақт Пайгамбарамон бо саҳобаҳои ӯ мерасанду зану мард онҳоро бо хурсандӣ пешвоз мегиранд. Ду фарзандашон аз олам гузаштасту мизбонан бошанд, хурсандона меҳмононро пешвоз мегиранд. Дастархон мепартояндӯ хӯрок меороянд. Пас, Пайгамбар ба мард меғӯяд, ки фарзандҳоят кучоянд? Мард меғӯяд: "Дар берун бозӣ карда истодаанд". Боз Пайгамбар меғӯяд, ки онҳоро ба назди ман чег зан, аммо мард хомӯширо ихтиёр мекунад. Баъди маротибаи дуюму сеюм падар ночор фарзандонашро фарёд мекунад ва оқибат ӯро писараш давон-давон ба назди падар меоянд. Падар аз ин ҳайрон мешавад. Паёмбар меғӯяд, ки эй мард, мо дар роҳ хабари марги фарзандони турсо фаҳмида будем. Ин самарай сабрий туву ҳамсари аст, ки Худованд аз нав фарзандҳоятро ба ту ато кард.

Хонандаи гиронӣ! Шояд бисёрҳои ба ин гуфтаҳо бовар надошта бошанд, лекин мевай сабр ширин аст. Худованд ҳамеша ҳамроҳи сабурон аст, бинобар ин, дар зиндагӣ сабур бошад.

МОДАР ОФАРАНДАИ МИЛЛА-
ТУ ДАВЛАТ АСТ!

Ҳамидоҳи КАРАХОНОВА,
донишҷӯи соли 2-юми факултети
омӯзгорӣ

Модар ягона офарандаи инсонӣ комил аст, ки ҳамчун беҳдошти бузурги ҳаёт одамиятро ба дунёи равшан оварда тарбия мекунад ва ба камол мерасонад.

Бале! Модар шахсиятест, ки аз дидори нақу, аз лаҳни ширину гуворо ва меҳрубониҳои беохираш ҳеч гоҳ сар намешавам. Модар аст, ки бо муҳаббатӣ ҳисси хоси худ ба олами сард гармӣ ва ба дилҳо шодию сурӯр мешавад. Модар нахустин касест, ки аввалин шуда ба фарзанд дари одаму одамгарӣ, дари ахлоқи ҳамаи инсонӣ ва дари ватандӯстиву ватанпарвариро меомӯзад. Дар канори гарму гуворои модар ба воя мерасему нахустин алфози ширинро аз ӯ мешунавам.

Модар шаъмеро меконад, ки худ месӯзаду адо мешавад ва кулбаеро мунаввар мегардонад. Дар ҳақиқат модар нур асту хуршедвору ҷаҳноро нурпошӣ менамояд. Модар дили бузург дорад, зеро худ бузург, модар ҷӯяндаи сулҳу ваҳдат аст, зеро ӯ маҳзани сулҳу адлу одилгӣ.

Модар гулуро меконад, ки аз бӯи ӯ ҷаҳон муаттар мегардад, модар чашмаи мусаффоеро меконад, ки рӯйи ҷаҳон аз саховати ӯ шодоб мегардад. Донишманди машҳур Ҳолдеб бисёр нақу гуфтааст: "Зан чун гулест, ки манзилро хушбӯӣ мекунад ва чун шаъмест онро рӯшан нигоҳ медорад".

Зан - модар дар адабиёти ҷаҳон яке аз симоҳои барҷаста ва аввалин дараҷа мансуб меёбад. Сарчашмаи илҳомӣ ширину адибон модар аст. "Ҳеҷ чиз ба андозаи як модаре, ки тифлашро дар оғуш гирифта аст рӯҳпарвар нест ва ҳеҷ чиз ҳисси эҳтиром ва ситоиши моро ба қадри ҳолати модаре, ки ӯро ихота кардааст, бедор намекунад" - гуфта аст олимони Иохан Гёте. Модар аст, ки олам зебу зиннату нақхату арзиш ва оромии хуррамӣ рӯйд дорад.

Хулоса, модар бузург аст. Модар офарандаи миллату давлат аст.

КЎДАКОНРО ТАРБИЯИ
ДУРУСТ МЕБОЯД!

Саниабир Қодирова,
донишҷӯи соли 4-уми факултети
филологияи
тоҷик ва журналистика

Барои ҳар як падару модар таълим ва тарбияи фарзанд вазифаи аввалиндарча ба ҳисоб рафта, машаққати зиёдро талаб мекунанд. Бахусус, дар ин даври замон, ки омилҳои берун ба пешрафти техникаю технологияи муосир ба рушди шуури кӯдакон сарсонихоӣ зиёдро пеш меорад. Кӯдак замоне, ки ба дунё меояд, бояд аз аллаи модар тарбият бигирад. Он рӯзе, ки роҳ рафтани меомӯзад, ранг, бӯ, навигариҳои ҷомеа диққати ӯро ба худ ҷалб мекунанд. Фарзанде, ки бо ҳатту савод, китобу дафтар тарбия ёбад, боиси ибрати дагарон мегардад ва ин аз мустақами таълими тарбияи волидонӣ онҳо дарак медиҳад. Он чиро, ки кӯдак аз падару модар меомӯзад, тамоми умр дар рафтору кирдори худ амалӣ менамояд. Кӯдак гулуро меконад, ки ҳар чӣ қадар хуб таълиму тарбия ёбад, ҳамон қадар нашоунамо намуда, шуқуфон мегардад, ӯяне камолоти фарзанд аз волидон вобаста аст.

Мутаассифона, имрӯз кӯдакон соатҳои дароз ба тамоши телевизион ва бозихои компютерӣ машғул мегарданду фориғ аз дарсу таълиму тарбия мегарданд, ки ин аз беаҳамияти волидон нисбат ба фарзандонашон далолат медиҳад. Чунин амали кӯдакон ба майнаи сари онҳо таъсир расонида, боиси ба вучуд омадани зуроварӣ дар вучуди онҳо мегардад. Рушду инкишофи таълиму тарбия дар ниҳоди кӯдакон ҳамеша ҳам дар хона ва ҳам дар мактаб машғул шудани онҳо ба дарсомӯӣ ва муносибати нек бо атрофиён мешавад. Маҳз дар ҳамин ҳолат мо метавонем, ки насли ояндаро дар рӯҳияи ватандӯстӣ хештаншиносӣ тарбия намоем.

Зи боре, ки пешиниён коштанд,
Пасояндагон мева бардоштанд.
Чу киташ шуд аз баҳри мо чанд нис,
Зи баҳри қасон мо бикорем нис.

ҶАМЪБАСТИ СОЛИ
ҶАВОНОН

Чонота ШАРИФОВА,
донишҷӯи соли 4-уми
факултети филологияи
тоҷик ва журналистика

Имрӯз мо миллати бонангу ори ин сарзамини биҳиштосо, пеш аз ҳама сарфароз аз он ҳастем, ки сарзаминамон соҳибистиқлол ва аз ҳама хатарҳои берунраву дохилии эмин аст. Ин ҳама дастовардҳои бузург ба осонӣ ба даст наомадааст ва дар ин дасте ҳаст, ки нахуст Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳм гузоштааст. Ҳар як соле, ки ҷамъбаст мешавад, ин марди шариф ба он номи мегӯзояд, ки он ба як тинҷиву амонӣ паси сар мешавад. Соли 2017-ро Соли ҷавонан эълон намуда буданд, ки ин ҳам бо муваффақият ба анҷом расид. Дар ин муддат дар донишгоҳҳо як қатор чорабиниҳои фарҳангӣ ва илмӣ ба сомон расонида шуд, ки дар он ҷавонан иштироки фаъолона доштанд.

Ба ҳамин мақсад рӯзи 16.12.2017 дар факултети филологияи тоҷик ва журналистика конференсияи илмӣ-назариявӣ оид ба соли ҷамъбасти Соли ҷавонан барпо шуд. Дар ин конференсия як қатор омӯзгорон иштирок доштанд, аз он ҷумла Раҳимов Савронбӣ, Назарова Матлуба, Сайдахмадова Дилором, Ашӯрова Нодира, Қувватова Мухаббат ва дигарон буданд. Дар конференсия аз дастовардҳои як қатор донишҷӯёни фаъоли донишгоҳ ёдоварӣ намуда, ба ҷавонан таъкид намуданд, ки аз озодӣ ва сулҳу суботии ин сарзамини биҳиштосо ва як зарра обу хоки ин давлати ҳуқуқбунёд шукргузгорӣ намоянд.

МИНБАРИ

АЗ ГУФТАИ НОХУБ
НИГАҲ
ДОР ЗАБОНРО!

Насирҷони САДИЯЗАМ,
донишҷӯи соли 3-юми
факултети филологияи
тоҷик ва журналистика

Рӯзе баъди ба фарҷом расидани дарсҳоям аз донишгоҳ баромада ба хона равон шудам. Дар роҳ чашмам ба гуруҳи ҷавононе, ки ба варзиш, аниқтараш ба бозии футбол машғул буданд, расид. Каме истода ба онҳо нигаристам. Ба сӯҳбати онҳо гуш андохтаму бисёр гамгин шудам, зеро ин гуруҳи ҷавонан дар рафти бозӣ асабонӣ шуда, бо якдигар бисёр суҳанҳои қабех меғуфтанд. Гайр аз ин, чандин гуфтугузори нохуби ҷавононро мушоҳида намудам. Аз ин рӯ, маҷбур шудам, ки қалам ба даст гираму инро рӯи қоғаз биверам.

Лаҳзае, ки дар роҳ мерафтам, ба худ меандешидам, ки чаро имрӯз аз забони баъзе ҷавонан ин қадар суҳанҳои ҳақоратомез садо медиҳанд? Аз забоне, ки бо он бузургони мо устод Рӯдакӣ, Ҳофиз, Саъдио Бедилу Хайём ва дигарон суҳаноне гуфтанд, ки аз ин гуфтаҳои нигоштаҳо аксари мардуми дунё истифода мекунанд. Пас, чаро мо, ҷавонан, ки чунин бузургони фазилатгустар дорем, ин гуна байни худ сӯҳбат менамоем. Вақте ки мо чунин суҳанҳои қабехро истифода мекунем, ин метавонад ба рафтору кирдори дигарон таъсири бад расонад. Аз ин ҷиҳат, ҳамаи моро месазад, ки хушғуфтору хубмумила бошем, бо оилаамон, дӯстонамон ва бо ҳар фарде, ки сӯҳбат менамоем, аз суҳанони пурмуҳтавошу ширини забони модаризмон ба хубӣ истифода барем. Чуноне ки шайх Саъдӣ фармудааст:

Ба нутқ аст ақл одамизод фаш,
Чу тӯтӣ суҳангӯи нодон мабш!

Тарбия аз оила оғоз мешавад. Ман ҳамчун як донишҷӯ чунин ақида дорам, ки маҳз ҳамон суҳанронҳои зишти волидайн метавонад, ки ба фарзанд таъсири бад расонад, зеро ҳар як тифл аввалин ҷизе, ки мешунавад, ин суҳанони падару модар мебошанд. Аз ин лиҳоз, ҳар як падару модару меболад, ки ҳамеша ба рафтору гуфтори худ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намояд ва баъдан фарзанди хешро дар рӯҳияи худшиносиву инсондӯстӣ ва дар роҳи омӯختани фазлу дониш ӯро тарбия намоянд.

КИТОБ

Навқалам



Фариза МИРЗОЕВА,
донишҷӯи соли 1-уми
факултети омӯзгорӣ

Ҷаҳонро равшанӣ аз офтоб аст,
Ҳама ин нақлу дониш аз китоб аст.
Гар инсонӣ, бихоҳӣ пойдорӣ,
Бизир панде ҳаёт андар шитоб аст.
Чу офтоб равшанибахш аст ба олам,
Ҷарогу нури қалби мо китоб аст.
Барои зиндаю ҷовид мондан,
Вучуди зиндаю дар кофтукоб аст.
Ҳама розу ноёзатро бизгӯӣ,
Чу дӯсти зиндаю доим хоб аст.
Фариза панд омӯхт, гар зи атроф,
Вале таъкид кард панд ин китоб аст.

ДОНИШЧӢ

РУБОЁТ

Навқалам



Мархабо ОДИНАЕВА,
донишчӯи соли 2-юми
факултати омӯзгорӣ

ЧАВОНӢ

*Чавонӣ меравад монандаи об,
Зи пеши дидаҳо монандаи хоб.
Пушаймонику ҳасрат то набинӣ,
Кунун андар чавонӣ пеши дар ёб.*

БАҲОР

*Бизан борон, бизан борони найсон,
Бизан борони айёми баҳорон.
Бизан бар рӯи гулҳои гулистон,
Бизан бар рӯи киштзори Тоҷикитон*

РӮЗИ АРТИШ МУБОРАК!

Саида ХОЛОВА,
донишчӯи соли 2-юми факултати химия,
биология ва география



Таъсиси Вазорати мудофиаи дар душвортарин рӯзо, дар давраи шадидаи ҷанги шаҳрвандӣ суръат гирифта буд. 23-юми феврالی соли 1993 дар майдони марказии шаҳри Душанбе аввалин гашти низоми Артиши миллӣ баргузор гардид, ки ин рӯз дар таърихи кишвар ҳамчун рӯзи таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон доништа мешавад.

Ҳоло дар сохтори Артиши миллӣ афсарон ва зифаҳои махсуси давлатиро иҷро мекунанд, аз муҳофизати биноҳои стратегӣ мамлакат, марзу буму фазои он, риояи убури сарҳад, кофтуков ва наҷотдиҳии одамоне, ки ҳангоми амалиётҳои ҷангӣ ва ҳолатҳои фавқулода ба зерӣ вайронаҳо мондаанд, таъмини бехатарии ҷаъмият ва тартиботи ҳуқуқӣ, посбонӣ ва муҳофизати иншоотҳои муҳими давлатӣ ва борҳои махсус, ширкати фаъолон дар мубориза ба муқобили терроризми байналмилалӣ ва ғайра иборатанд.

Артиши миллӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси фармони раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 28-уми декабри соли 1992 таҳти №3 "Дар бораи таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон" ба Оинномаи интизоми Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи сафороии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи хизмати дохилии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи хизмати гарнизонӣ ва қаровулии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд ва вазифаҳои ба душ бударо сарбаландона иҷро мекунанд.

25-солагии таъсисёбии Артиши миллӣро ба афсарону хизматчиён ва тамоми ҷумҳурӣ муборакбод гуфта, ба онҳо тансиҳати, фазои соф, оромӣ ва бахту саодат орзу мекунам.

ИҚТИСОДЧӢ ЧӢ ГУНА БОЯД БОШАД?



Шова ДИЛСОЗА
Донишчӯи соли 2-юми
Факултати молиявию иқтисодӣ.

Инсон табиятан аз ибтидои офариданаш то кунун баҳри қонёи гардонидани талабу ниёзҳои худ эҳтиёҷ ба хурдан, пушидан, кор кардан, сохтан, хондан, истироҳат, машаққат ва ғайра дорад. Бузургон ва донишмандон эътироф кардаанд, ки моёи ҳастиву рушди ҷомеаи инсониро соҳаи иқтисод муайян мекунад.

Иқтисод оинаи миллат аст, ки маҳсули меҳнатаро акс ва дастурхонашро саршор аз неъмат мегардонад. Иқтисод илме мебошад, ки дар ҳамаи давру замон барои ба танзим даровардани нишондиҳандаҳои иқтисодиву молиявӣ ва дар ин замина муайян ва таъмин намудани шароити одамон мавриди омӯзиш ва истифодабарӣ аз ҷониби худи ҷомеа ва инсонҳо истифода бурда мешавад. Яъне иқтисод баъд аз сибсат дар ҷои дуюм қарор дошта, шароити молиявӣ ва маънавии инсонҳо ва ҷомеаро дар худ инъикос мекунад. Масалан, иқтисодиёт аз ҳар як инсон ва оила, ки ӯ аз ҷиҳати молиявӣ амалеро ба анҷом мерасонад, сарчашма мегирад ё дигар хел гӯем ҳар як инсоне, ки барои ба даст овардани манфиат барои худ ё барои дигарон ба анҷом мерасонад, инҳо иқтисод ба вучуд меояд. Яъне, иқтисод аз ҳар як инсон, оила, ҷомеа ва дар маҷмӯъ аз муносибатҳои дар таркибашон манфиатҳои молиявӣ мавҷудбуда ба вучуд меояд ва сатҳи зиндагии ҳар як оила ва ҷомеа ба нишондиҳандаҳои иқтисодӣ муайян карда мешавад.

Надониستاني иқтисод на танҳо асоси хирагии ақлу хирад, балки нофарҷомии инсон мебошад. Мутахассисе, ки иқтисоди хона, корхона, ноҳия ва миллати худро надонад, оид ба онҳо ақидаву андешаи амиқ, мустақилу мушаххас надошта бошад, дирузу фардои онро қадр карда натавонад, он иқтисодчӣ хуб шуда наметавонад.

Бинобар ин, ҳар як иқтисодчӣ бояд иқтисодиётро ҳамчун нишондиҳандаҳои асосии муайянкунанда ва таъминкунандаи муносибатҳои иқтисодӣ, молиявию хоҷагидорӣ ҷомеа донад ва дарк кунад. Иқтисодчӣ хуб бояд ҳаракати иқтисодиётро ба монанди шумидан, дидан ва ба монанди дигар ҳисётиҳо ҳис кунад.

ПАЙДОИШИ СОЛИ НАВ

Моҳиҷоб ДАВЛАТЗОДА,
донишчӯи соли 3-уми факултати
физиологияи рус



Таҳлили маводҳои таърихӣ аз китобҳои "Большая советская энциклопедия", "Энциклопедическая словарь", интернет ва ғайра дастрасгардида шаҳодат медиҳанд, ки соли нави мелодӣ, ки имрӯз дар бисёр аз мамлакатҳои ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад, хусусиятҳои дунявӣ таърихӣ беш аз 2 ҳазор сола дошта, ба таблиғи расонаҳои хабарии ватанӣ, ки онро ба ҷашнгирии Исои Масеҳ алоқаманд мебошад, хушбахтона, эътибор надорад. Зеро соли 46 пеш аз мелодӣ аз ҷониби императори Рим Юлий Цезар 1-уми январ ба ифтихори Янус худро интихобу ибтидоҳо ҳамчун оғози соли нави муайян ва соли 1582 аз ҷониби Папаи Рим Григорий XII низ дар солушуморӣ Григориани 1-уми январ ҳамчун оғози моҳи соли нави муқаррар карда шуд. То соли 988 мелодӣ, яъне то пазириши дини насронӣ дар Россия Соли нави мутобиқ ба солушуморӣ Юлиани 1-уми март таҷлил карда мешуд. Бо амри Пётри 1 дар соли 1699 тибқи солушумори пайдоиши дар Россия соли 7280-ум ҷараён дошта ва таҷлили Соли нави дар Россия мутобиқ ба амри калисои православӣ 1-уми сентябр муайян шуда буд. Ба хотири ислоҳоти тақвимию ва мувофиқгардони солушуморӣ Григориани Аврупо таҷлили Соли нави дар ин кишвар 1-уми январ ба ҳукми аънаи даромад. Бори нахуст 1-уми январ соли 1700 "Соли нави" дар майдони назди Кремли шаҳри Москва бо шодию сурур баргузор карда шуд, ки он хусусияти дунявӣ дошт. Мутобиқ бо амри Президиуми Шӯрои Олии СССР аз 23 декабри 1947 1-уми январ ҳамчун рӯзи "Соли нави" ва рӯзи истироҳат эълон карда шуд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки узви ҷомилхуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ ва эҳтиром гузор бо арзишҳои умумибашарӣ мебошад, Таҷлили Соли нави аз замони Иттиҳоди Шӯравӣ ба мерос монда, дар сатҳи давлатӣ истиқбол карда мешавад. Таҷлили Соли нави мелодӣ дар мамлакати соҳибистиқлоли комилан хусусияти дунявӣдошта ҳаргиз маънои пайравӣ ба дини ғайрро надорад.

Навқалам

СУЛҲ

*Сулҳ сафои рӯзи ёрон бошад,
Дар хонаи мо чу маҳ дурахшон бошад.
Ёрони азизи мо шумоён ҳама дам,
Шукрона гӯед, ки сулҳ пойдор бошад.
Дар ҳар ҷаҳанам на гулу на гулзор аст,
Дар ҳар суҳанам на лаззати гуфтор аст.
Дар ҳар ватанам на ин ки сулҳ пойдор аст,
Бар мисли Суриё чангу ҳам ҷанҷол ҳаст.
Шоира дар ин шеър мегӯяд бар забон,
Аз сӯзи дили модаре бо сӯзу гудоз.
Худоё он азизи ман кучо шуд?
Баҳори зиндагии ман кучо шуд?
Баҳори зиндагӣ фарзанд бошад,
Шириниҳад меваи тарам кучо шуд?
Манам як модари нолону гирён,
Манам як модари ғамхору дарзон.
Дили ман модарою нотаवоне,
Бикарданд хун афсӯс золимоне.
Фиреб сохтанд он фарзанди манро,
Ҷиҳод гуфтанду бурдан Некрӯзам.
Ҳама ин ҷанғхоро бин!
Дар ин ғавгою тирборон.
Бидод фарзанди ман худ ҷон,
Худоваандо, бидеҳ сабрам!
Тавоно бошаму сарчамъ,
Ба ин хунхори золимон.
Бидеҳ ҷазо охир ҳар дам,
Ба моён мордарони тир,
Бидеҳ панду бидеҳ тадбир.*

Шоира ЗОИРЗОДА,
донишчӯи бахши 1-уми факултати
молияву иқтисодӣ

ИСТИҚЛОЛИЯТ - МУҚАДДАС- ТАРИН ДАСТОВАРА

Мадина КАРИМОВА,
донишчӯи соли 1-уми факултати таърих,
ҳуқуқ ва муносибатҳои байналмилалӣ



Истиқлолият муҳимтарин ва муқаддастарин дастоварди бузург, неъматӣ бебаҳои ҳама гуна халқу миллат ба шумор меравад. Ҳар халқу миллат метавонад пас аз Истиқлолияти давлатӣ ҳамчун давлати озоду ягона эътироф шавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон 9-уми сентябри соли 1991 Истиқлолият ба даст овард. Дар ин мuddати кӯтоҳ Тоҷикистонро фарзадонии фарзонаш Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ намуд. Ҳамчунин, дар ин раванд барои таъмин намудани муқаддасоти давлатӣ: Парчам, Нишони давлатӣ, Суруди миллӣ, Артиши миллӣ, Қувваҳои сарҳади, Пуллі миллӣ шароити созор ва мувофиқ муҳайё намуд. Бо эътироф намудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол аз тарафи зиёда аз 150 давлати ҷаҳон ва Узви созмонҳои байналмилалӣ Созмони Милали Муттаҳид, Созмони умумиҷаҳонӣ Саудо, САҲА, ЮНЕСКО ва аъзои чандин созмонҳои бонуфузу байналмилалӣ гардид.

Дар баробари ин Артиши миллӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замоне ташкил шуд, ки фишорҳои дохиливу хориҷӣ ба раванди давлатдорӣ тоҷикон таъсири манфӣ мерасонид. Новобаста аз вазъияти ҷамъиятӣ ба амаломеда, фаъолияти бобарори роҳбарияти давлату ҳукумат дар вақти хеле кӯтохи таъриҳи оташи ҷангро ҳомӯш карда вазъияти мамлакатро хеле хуб кард. Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз пош хурдани Иттиҳоди Шӯравӣ дар байни Иттиҳоди давлатҳои Мустақил яке аз аввалин давлатҳое, ки Артиши миллӣ худро таъсис дода, оромии осудагӣ ва амнияти кишварро фароҳам овард. Тоҷикистон дар муқоиса бо давлатҳои ИДМ кори худро аз сифр оғоз намуд. Зеро он ба сабабҳои гуногун миқдори техникаҳои ҷангӣ ва шумораи мутахассисони соҳибтаҷрибаи низоми дар кишвар хеле кам буд.

25-умин солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба кулли афсарону сарбозон, устодон ва донишҷӯёни азиз самимона муборакбод менамоем. Бигзор Тоҷикистони азиз бо сарбозони содиқ ва далеру ҷасури худ доимо саломату бардам бошанд.

• БА ХОТИРАИ ГУЗАШТАГОН

Таърих дар ҳар даври замон ба миллат, ба ҷаҳон мардонӣ нексиришт, олиму қаҳрамонони худро медиҳад. Дар таърихи рушди илмию таълимии Кӯлоб бисёр олимон, донишмандон, инсонҳои неку хайрхоҳ, саҳтгирӣ мушфиқ, ҳиссаи худро гузошта омаданд.



Саодат ҶАҶОБОВА,
доценти кафедраи физикаи
умумӣ ва назариявӣ

Таърих дар ҳар даври замон ба миллат, ба ҷаҳон мардонӣ нексиришт, олиму қаҳрамонони худро медиҳад. Дар таърихи рушди илмию таълимии Кӯлоб бисёр олимон, донишмандон, инсонҳои неку хайрхоҳ, саҳтгирӣ мушфиқ ҳиссаи худро гузошта омаданд. Дар ин қатор Акбаров Р., Азизов С.А., Қодиров Р., Абдувоҳидов А., Алиев А., Чураев О., Талбаков Қ, ва бисёр дигаронро номбар кардан мумкин аст, ки дар пешрафти илмӣ ва таълимии Донишгоҳи ҳиссаи худро гузоштаанд. Аз ҷумла, солҳои 70 - уми асри гузашта, вақте, ки дар Донишқадаи давлатии омузгории Кӯлоб муаллимони дараҷаи илми дошта камбуданд, сафи онҳоро марди ҷавони зебо ба воҳид афзуд. Ин Ҷанги Назаров буд, ки баъди хатми ас-

пирантура дар ш. Москва ва бо муваффақият дифоъ намудани диссертатсияи номзадӣ зери роҳбарии професор Патрикеев ба Донишгоҳи давлатии Кӯлоб (собиқ Донишқадаи давлатии омузгории Кӯлоб) ба кормад.

Бешубҳа, ҷавонӣ худ зебост, бинобарин ин ҷавони зебо, бо муомилаи хуб, суҳанрони диққатҷалбуқунанда, фаъолияти хуби омузгории ва дилгармӣ нисбат ба илм намунаи дигарон буд. Ӯ бисёр серҳаракат буд. Баъди чанде ӯро ба вазифаи мудири кафедраи физика, албатта бо тарқиқи озмун интихоб намуданд. Аз рӯзи аввали роҳбарӣ ба муаллимони ҷавон мунтазам таъкид мекард, ки ба илм машғул шаванд, рисолаҳо ҷимоя намоянд ва мазмуни дар мактаби олий коркарданро дар ҳамин меҳдиданд. Агар хато накунам, яке аз аввалин шахсон, ки ӯ ба роҳи илм ҳидоят карда буд ва барои роҳбарӣ илмӣ шуданрозиғӣ дода буд, камина буд.

Ман зери роҳбарии Ҷ. Назаров дар мавзӯи "Тадқиқи мустақамии электрики диэлектрикҳо" дар шароити лабораторӣ дастгоҳро ҷамъ овардам ва натиҷагирӣ ҳам намудам. Бороҳбарӣ ӯ аввалин мақолаи илмӣ дар ҳаҷми ду саҳифа навиштам, графӣки вобастагии гузаронандагии диэлектрики баъзе маводҳ-



оро аз шиддат сохтам ва бо ҳаҷмин натиҷаҳо дар конференсияи Ҷумҳуриявӣ, ки дар Донишқадаи физикаи техникаи АФРС С Тоҷикистон баргузор гардид, ширкат варидам. Аввалин барномади ман бо маъруза дар ин конференсия муваффақият пайдо кард. Ин маро ба илм бо-ҳаҷм дилгарм кард. Ҳидоятҳои Ҷ. Назаров буд, ки банда ба аспирантураи Донишқадаи техникаи электронии Москва дохил шудам ва баъди ҷимояи рисолаи номзадӣ ба Донишқада баргаштам ва то соли 1995 бо ӯ паҳлу ба паҳлу истода кору фаъолият намудем.

Дар ин давра Ҷ. Назаров муаллимони ҷавон: Ситамов Саъдуллоро ба Д.М.Т., Сайдалиев Абдулазизро ба лабораторияи заводи кабелсозии ш. Мытищи вилоти Москва сафарбар намуд. Ӯ тавонист дар ҳаҷмин давра ба корҳои тадқиқотӣ - илмӣ муаллимони Сайдалиев С., Муродов Ш., Мирзоев Б., Бурихонев Х., Фаттоев И. ва бисёр дигаронро ҳидоят намояд. Ҷ. Назаров пай-

ИЛМ ЗЕБОЙ АСТ!

васта меомӯхт ва меомӯзонд.

Дар баробари пеш бурдани корҳои илмӣ ба донишҷӯён дарс мефуртанд. Аз навигариҳои илм ба донишҷӯён ҳикояҳо мекард ва донишҷӯёнро ҳам ба илм машғул шуданро ҳидоят мекард. Ҳамин буд, ки донишҷӯён Курбатов В.А., Давлатбердин В., Уланов В. Н. ва бисёр дигарон ба роҳи илм рафта, ақсарияти онҳо соҳиби дараҷаи илмӣ гаштанд ва дар Донишгоҳҳои бонифузи Федератсияи Россия фаъолият доранд. Дар давраи фаъолияти яқҷоя ман меҳдидам, ки ӯ дар баробари пеш бурдани кори кафедра, дар корҳои ҷамъиятӣ фаъолона иштирок мекард. Дар он замонҳо муаллимонро ба пахтачинӣ, алафдаравӣ, ободонӣ, дарахт шинонӣ сафарбар мекарданд. Ҷ. Назаров ҳамеша дар сафи пеш буд, пахтаро бо маҳорати баланд меҷид. Барои исботи фикрам расмеро пешниҳод менамоям, ки муаллимони кафедра яқҷоя бороҳбарӣ худ дар вақти дамгирӣ баъди то нисфирӯзӣ алаф даравидан дар минтақаи Дегтури ноҳияи Ховалинг акс ёфтааст. Чизе, ки аз расмиде менамояд, Ҷ. Назаров тавонистааст, ки коллективи муаллимони кафедра ро муттаҳид намояд.

Ҷ. Назаров бо шогирдонии худ чорабиниҳои илмӣ, конференсияҳо, семинарҳои илмӣ, шабнишиниҳо бахшида ба рӯзҳои таърихӣ, шабҳои саволу ҷавоб

ва дигарҳо мегузаронд ва дар ҳамаи онҳо ба таҷрибаҳо ва натиҷаҳои таҷрибавӣ диққати ҷиддӣ меод.

Бо ташаббуси ӯ дар яке аз лабораторияҳо дастгоҳи баландшиддатде ҷамъоварда шуд, бо ёрии он пумбадоноро (туҳми пахтаро) пеш аз пушидан аз майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ мегузаронданд. Ӯ бо ин таҷрибаҳо исбот намуд, ки бо таъсири майдонҳои электрикӣ ва магнитӣ касалии "вилт", ки ба пахта хосаст, нест мешавад, пунбаҳои бемор (яқ тарафаш пӯсида) шифо меёбанд ва замини таҷрибавӣ ҳосилнокӣи баланд медиҳад. Туҳми таҷрибавӣ дар майдонҳои пахтаи таҷрибавии колхоз ба номи Шаталови н. Кӯлоб сабзиш меёфтанд. Ӯ бо ин таҷрибаҳо исбот намуд, ки на танҳо ҳосилнокӣи пахта аз ҳар гектар зиёд мешавад, балки ҳамзамон нахи пахта мустаҳкамтар мегардад ва сифаташ баланд мешавад. Дар ин кор муаллимони Сайдалиев А., Бурихонев Х., Ситамов С. ва дигарон ҷалб карда шуда буданд. Умуман Ҷ. Назаров шахсияте буд, ки онро тамоми омузгорион ва донишҷӯён дӯст медоштанд. Ҷағирон мекарданд ва бовари дорам, ки ҳаргиз аз хотири онҳо дурр наменоманд.

Рӯҳатон шод, манзилатон обод бод устоди гирмиқадр!

2018 - "YEAR OF TOURISM AND FOLK CRAFTS"



Saodat Sharifkhojaeva,
Senior teacher of English chair

The Founder of Peace and National Unity, Leader of Nation, the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon during his Message to Majlisi Oli on December 29, has announced 2018- the "Year of Tourism and Folk Crafts".

Over the past decades awareness has grown about the importance of tourism for livelihood and economic development of regions. The message structured around the main themes and issues: human development, economic benefits, ecosystem, revival national crafts. It is one of the profitable areas of the world economy.

Tajikistan is able to show the beauty of our land, pure ecology, ancient places,

national culture and mode of life to attract tourists from all over the world. Tajikistan has the great number of historical places for example: Hissor Fortress - the summer residence of Bukhara Emirs. Typical design of seventeenth - nineteenth centuries, even today it looks impressive. Its area included Hissor fortress, Registan, Old Madrasa, New Madrasa, Caravanserai, Mosque Chasmai Mohiyon, Mosque Sangin, Mausoleum Mahmudi Azam. Many ancient cities have noted in reliable historical sources over the past thousand years with caravanserais and big regional markets as Sarazm, Panjakent, Kulob, Hisor, Darvoz, Istaravshan, and others are among the sites of present day Tajikistan. The revival of tourism and national crafts play an important role in the expansion and purposeful development of country's economy.

A wide choice of unique antique pieces of clay objects, silver, bronze, jewelry, decorative-applied arts, and clothing will be

presented to tourists. These things will show the richness of our ancient culture. Moreover our artisans will be able to sell their products to tourists, thereby spreading our culture. If one happens to visit any region of Tajikistan, make sure to drop in antique nature, habits and hospitality. Tourists will have the opportunity to enjoy folk music and colorful dance, to try traditional meals.

Different regions will be able to show traditional dresses and patterned sewing as well. The tour will include presentation of folk art and crafts produced by jewelers, carpenters and masters of metals. Such things as musical instruments dolls engraving wove braids, painting, carpets, patch work weaving, knitting, garment, manufacture, embroidery textile, tanur-making, kurpacha embroidery, cradles, the tour to historical places, hiking to the mountains and hunting are good for every tourist. Tajiks have a rich culture to show the world.

АКСҶОИ ГҶЁ



СУХАНИ МОНДАГОР

Саъдии ШЕРОЗӢ

Беҳунарон хунармандонро натавонанд, ки бинанд,
ҳамчунон ки сағони бозорӣ сағи сайдро бинанд, машғала
(ғалогула) бароранд ва пеш омадан наёранд, яъне
сифла (фурӯмоя, пастфитрат, ноодам, нокас) чун ба
хунар бо касе барнаёяд, ба бухлаш дар пӯсти афтад
(киноя аз гайбат кардан).



Эҳдо ба Паёми навбатии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон

ПАЁМИ ЗИНДАГӢ

Боз моро хушпаёми тозанаврӯӣ расид,
Хушпаём аз равнақи фардои фирӯӣ расид.
Ҳамчу дастури ҳақиқат, ҳамчу дастури ҳаёт,
Медиҳад моро ба роҳи зиндагӣ азму суббот.
Чун ливои сулҳ бошад парчами мо парфишон,
Муждагонӣ медиҳад бар мардуми рӯи ҷаҳон.
Мерасонад хӯшхабар аз олами эҷоди мо,
Аз шукӯху равнақи мулки баҳорободи мо.
Аз паёми роҳнамою роҳбари гамхори мо,
Пешвои халқу миллат, дидаи бедори мо.
Аз паёме, ки ба мо рӯҳи ҷавонӣ оварад,
Тозасӯбҳи босафои зиндагонӣ оварад.
Зиндагии мо басо хубу гуворо мешавад,
Кишвари ободи мо хело дилоро мешавад.

Хизматшоҳи ГУЛНАЗАР

БАЙТИ РӮЗ

Ҳаргиз ба табардастон тоҷик
нашавад таслим,
Ҳаргиз ба табартақсим тоҷик
нашавад тақсим.

ДИҚҚАТ! ОЗМУНИ
"БЕҲТАРИНҲОИ СОЛ"

Бо мақсади дастгирӣ ва ҳавасмандгардонӣ, инчунин дарёфти омӯзгорону
кормандони беҳтарин раёсати донишгоҳ озмуни "Олими сол", "Муаллими
сол", "Куратори сол", "Кафедраи сол", "Шӯба-раёсати беҳтарин", "Кор-
манди сол", "Варзишгарии сол", "Аъзои фаъоли китобхона", "Докторанти
сол" ва "Ифтихорнома" барои корманди хоҷагири эълон мекунад. Ҳар касе,
ки дар ин озмун иштирок кардан меҳодад, барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо бояд
ба шӯбаи тарбияи донишгоҳ муроҷиат кунад. Озмун 21-уми март, рӯзи
Наврӯзи байналмилалӣ ҷамъбаст гардида, ғолибон бо тўҳфаҳо ва маб-
лағҳои пулӣ қадрдонӣ карда мешаванд.

ЭЪЛОН

Дафтарчаи имтиҳоние, ки Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2014 ба
донишҷӯи соли 2-юми факултаи молиявӣ иқтисодӣ (шӯбаи ғоибона) Таҳминаи Абдуғаффор дода-
аст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит доништа шавад.

x x x

Дафтарчаи имтиҳоние, ки Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2014 ба
донишҷӯи соли 4-юми факултаи филологияи хориҷӣ (шӯбаи рӯзона) Хоҷаев Ансорӣ Ҷурахонович
додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит доништа шавад.

x x x

Дафтарчаи имтиҳоние, ки Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ соли 2015 ба
донишҷӯи соли 3-юми факултаи молиявӣ иқтисодӣ (шӯбаи рӯзона) Амирҷони Ашурмад додааст,
бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит доништа шавад.


МАВЛУД МУБОРАК!

Маъмурият, ҳайати профессору устодон, кормандон ва
донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Қӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" омӯз-
гзорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки аз 16-уми феврал
то 28-уми феврале солиёни гунозун таваллуд шудаанд, таб-
рику таҳният гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон танси-
ҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар қору
фаъолиятон комёбиҳои беназирро таманно доранд. Бигу-
зор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбаён,
чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шухратманд ва чун Ҷомӣ хок-
сор бошед! Ҳеҷ гоҳ БАХТ ва ХИЗР қошонаи шуморо тарк насо-
зад! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо
бимонед. Хушӣву хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд,
доим ҳамсафаратон бод!

Бигузор дар умратон баракат ва дар касбатон ҳалолкорӣ
пайваста амалӣ гардад.

1. ШОҲРУХИ САИДҶАҶҶАР, 16.02.1991, ассистенти кафедраи сиёсатшиносӣ;
2. ИСУФОВ ДИЛШОД, 17.02.1983, саромузгори кафедраи биология;
3. БОРОНОВА ФИРӮЗА, 17.02.1979, фаррош;
4. ГУЛАМАДШОЕВ ШОКИР, 20.02.1986, декани факултаи филологияи хориҷӣ;
5. БОЗОРОВ ХУШБАХТ, 20.02.5, муаллими калони кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ;
6. ЁРМАТОВ АЛИШЕР, 20.02.1992, ассистенти кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ;
7. НАЗИРМАДОВ ДИЛШОД, 20.02.1985, муаллими калони кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;
8. ФАЙЗОВ НЕКРӮЗ, 23.02.1990, ассистенти кафедраи таърих ва ҳуқуқ;
9. РАҶАБОВ РАМАЗОН, 23.02.1993, лаборанти кафедраи тарбияи ҷисмонӣ бо методикаи таълими он;
10. САМИЕВА ЗУЛФА, 23.02.1973, фаррош;
11. ОДИНАЕВ АБДУЛҶАЕЗ, 25.02.1974, ассистенти кафедраи илмҳои компютерӣ;
12. МИРЗОЕВА МАҲТОВБӢ, 25.02.1958, муаллими калони кафедраи забони тоҷикӣ бо методикаи таълими он;
13. ДИЛАФРӮЗ ҚОДИРОВА, 25.02.1971, мудири кафедраи физикаи умумӣ ва назарияӣ;
14. ЭРҶАШЕВА Ш., 25.02.84, ассистенти кафедраи забони русии умумидонишгоҳӣ;
15. ТОШОВ АЙНИДДИН., 25.02.1985, номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи таълими забони англисӣ;
16. ҲАСАНОВА Н., 26.02.85, ассистенти кафедраи забони русии умумидонишгоҳӣ;
17. МАДАМИНОВА МУРОДБЕГИМ, 27.02.1983, лаборанти кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ;
18. ҚУРБОНОВ АБДУЛҶАЕЗ, 27.02.1964, доктори илми иқтисодӣ, профессори кафедраи менеҷмент ва маркетинг;
19. ИБРОҶИМОВ ОДИЛ, 28.02.1978, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва баҳисобири бухгалтерӣ;

АКСИ РӮЗ



Нигинабону номи ин кӯдак буда, набераи яке аз омӯзгорони донишгоҳ аст. Инро кӯдаки асри 21 меъунанд, зеро дар як маврид ҳам дарс тайёр мекунад, ҳам менависад, ҳам расм мекашад ва ҳам бо телефон бозӣ мекунад. Ин қудраташро метавонед дар акс бубинед.



МУАССИС:

Донишгоҳи давлатии Қӯлоб
ба номи Абӯабдуллоҳи РӯдакӣСармуҳаррир:
Ҷаҳонгир РУСТАМКотиби масъул:
Эраҷ ДАВЛАТОВҲабарнигорони ихтиёрӣ:
Самарилдин НАБИЕВ
Гулафзо ДАВЛАТОВА

Мушовирон:

Абдулло Ҳабибулло (профессор),
С.К. Каримов (академик),
М.О. Ибодов (профессор),
Ҷумъахон Алимӣ (профессор),
С.С. Холиқов (н.и.к.),
Ш.З. Худойодова (н.и.ф.),
Д.Л. Сайдахмадова (н.и.п),
М.Х. Абдуллоев (профессор),
С.С. Мирзоев (профессор),
Б. Ҷураев (м.к.)

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон
№030/РЗ-97, 30.08.2017 аз нав
ба қайд гирифта шудааст.Маводҳо бо забонҳои
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр
мешавад.Саҳифабанд:
Алишер ЯТИМОВРӯзнома дар ҚДМ
"Мега-принт" ба таъби расидааст
Адади нашр 4000Рӯзнома тариқи обуна
дастрас мегардад.Нашонӣ:
735360, ш.Қӯлоб, кӯчаи
С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tjТелефон:
Корӣ: (83322) 3-31-15
Мобилӣ: 918-13-99-68; 985 87 80 60

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.